

**ҚОМУСИ
«САДОИ МАРДУМ»**

Садои Мардум

Душанбе - 2012

ББК 92.92+76.02

К-79

Муаллиф ва мураттиб Н. Солехов
Мухаррир Ч. Наботов

Дар ин китоб, ки ба муносибати 20-солагии рӯзномаи «Садои мардум» мураттаб гардидааст, дар бораи онҳое маълумот дода мешавад, ки солҳои гуногун дар идораи «Садои мардум» коркардаанд ва имрӯз фаъолият доранд.

ISBN 978-9947-40-31-4

© Садои мардум,
2012

*Матбуот ҷаиму гӯши ҳалқ, муҳимтарин
рукни ҷомеаи демократӣ мебошад ва ҷамъи-
ятро аз бисёр нокомиҳо ва падидашои зара-
ровар раҳо карда метавонад.*

**Эмомалӣ РАҲМОН,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

«САДОИ МАРДУМ» - ҲАМҚАДАМИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Соли 2011, ки дар ин сол 20-солагии Истиқлонияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаши гирифта мешавад, ба рои мардуми кишвар, баҳусус ба рои колективи идораи рӯзномаи «Садои мардум» соли фаромӯшнашаванда аст. Зоро дар ин сол «Садои мардум» низ бистсола мешавад.

Бист сол муқаддам, якуми январи соли 1991, нахустин шумораи рӯзномаи «Садои мардум» – нашрияи имрӯзаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳанӯз 29 августи соли 1990 таҳти №115 Қарори Совети Олии РСС Тоҷикистон дар бораи ташкили нашри он ҳамчун органи Совети Олии РСС Тоҷикистон имзо шуда буд, ба табъ расидааст. Бо ба тасвир расидани қарори мазкур дар миёни ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ Тоҷикистон дуввумин шуда (баъди Россия) соҳиби рӯзномаи мустақили парлумонӣ гардид ва бурд ҳам кард. Он замон, ки бо қӯшишу найранги «хайрҳоҳон»-и беруна тарафкашию дурӯғбоғӣ ва тӯҳматзани нисбати ҳамдигар дар дохили кишвар ба авчи аъло мера-сиid, «Садои мардум» ягона рӯзномае буд, ки бо вуҷуди навтаъсис буданаш роҳи дурустро интиҳоб карда тавонист. Ба қавли профессор Иброҳим Усмонов: «... «Садои мардум» дар воқеаҳои солҳои 1991-1992 дар ҷумҳурий яго-

на рӯзномае буд, ки ба давлату Ҳукумати қонунӣ содик монд ва ба туфайли ин рӯзнома хонандагон аз ҳақиқати воқеаҳо боҳабар гаштанд. Ҳамин ҳақиқатнигории рӯзнома буд, ки баромадҳояш на ба ҳама писанд меомад. Аз ин рӯ, душманони ростиву ҳақиқат Сармухаррири рӯзнома – Муродулло Шерализодаро ҳадафи тири худ қарор доданд. 5 майи соли 1992 ин рӯзноманигори ҳақиқатпараст ба қатл расонда шуд. Вале рӯзномаю колективи эҷодии он аз роҳи ҳақиқатнигорӣ рӯй натофт».

Худи шодравон Муродулло Шерализода дар шумораи нахустини рӯзнома ба хонандагон муроҷиат карда, навишта буд: «Садои мардум» минбари ҳалқ ва барои ҳалқ аст. Дар саҳифаҳои он барои чапгароию ростгароӣ, барои мочароҷӯю фитнаангезӣ, хусумату никоргирӣ ва таҳрифи ҳақиқат ҷой наҳоҳад буд. Агар идораи рӯзнома яке аз додрасҳо бошад, пас «Садои мардум» ба хотири табдил ёфтган ба додгоҳи воқеии шумо устуворона пайкор ҳоҳад кард...».

Бале, тавре шоир фармудааст:

*Ростиро набувад ҳеч заволе ба ҷаҳон,
Сарв агар хушк шавад боз асо мегардад.*

Аз ҳақиқатнигорӣ ва ростӣ буд, ки дар як муддати кӯтоҳ «Садои мардум» дар миёни аҳли чомеа мавқеи маҳсусро соҳиб гардид ва ба яке аз рӯзномаҳои бонуфузтарини чумхурӣ табдил ёфт. Сирри ин муваффақиятро аксари онҳое, ки бо Муродулло Шерализода кор кардаанд, дар интихобу ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо ва лаёқати бузурги роҳбарии ӯ медонанд. Муродулло Шерализода тавонист, ки ҳанӯз дар оғози фаъолияти рӯзнома шахсиятҳои шинохта ва ҷавонони соҳибзавқро аз миёни аҳли эҷод, аз қабили Мирзомаҳмуд Мирбобоев, Бобоҷон Абдулвоҳидов, Додоҷон Раҷабӣ, Фотех Абдулло, Зулфиқор Шодиев, Умрикул

Ҳақбердиев, Бахтиёр Муртазоев, Фанӣ Ҷӯразода, Қурбон Мадалиев, Маҳмадшариф Бобошоев, Қироншоҳ Шарифзода, Акбарай Сатторов, Мухтор Боқизода, Камол Абдурахимов, Шариф Ҳамдамов, Имомназар Ақназаров, Абдулмажид Муродов, Тилло Некқадамов, Максуди Ҳусейн, Солеҳбой Дадобоев, Кароматулло Аҳмадов дар атрофи худ гирд ва барои онҳо муҳити созгори эҷодӣ фароҳам оварад.

Ҷаҳду талоши ин қаламбадастон ва амсоли инҳо буд, ки «Садои мардум» дар тӯли 20 соли мавҷудияташ ташаккул ёфта, ба як мактаби бузурги эҷодӣ, ҳатто гуфтан мумкин аст, ки ба як институти тарбияи кадрҳои роҳбарикунандай идораҳои эҷодию фарҳангӣ мубаддал гардид. Аксари роҳбарони имрӯзаи рӯзномаҳои чумхурӣ аз мактаби «Садои мардум» гузаштаанд. Аз ҷумла Сармуҳаррири имрӯзаи «Ҷумҳурият» Камол Абдураҳимов, собиқ муовини аввали Сармуҳаррири ҳамин рӯзнома Қурбон Мадалиев, муовини имрӯзаи Сармуҳаррири «Ҷумҳурият» Хайринисо Расулий, Раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, директори генералии ҶДММ «Чархи гардун» Акбари Саттор, ки ҳафт ҳафтанома - «Чархи гардун», «Вечерний Душанбе», «Авиценна», «Аладдин», «Студент», «День за днем...», «Дайджест пресс»-ро дар ихтиёර дорад ва соҳиби нашриёти «Интишор» аст, Сармуҳаррири ҳафтаномаи «Тоҷикистон», муассиси ҶДММ «Оила» Шарифи Ҳамдампур, собиқ Сармуҳаррири ҳафтаномаи «Омӯзгор» Маҳмадшариф Бобошоев, собиқ директори Муассисаи давлатии «Телевизиони қӯдакону наврасон – Баҳористон», ҳоло вакили Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Низом Қосим, аввалин Сармуҳаррири рӯзномаи «Минбари ҳалқ» Бахтиёр Муртазоев, муовини Сармуҳаррири ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» Парда Ҳабиб, собиқ муовини

ни аввали Сармуҳаррири рӯзномаи «Ҷумҳурият», холо муовини роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе Карим Давлат, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии «Журналист» ва Сармуҳаррири ҳафтаномаи «Ҷомеа» Қироншоҳ Шарифзода, Сармуҳаррири мачаллаи «Бонувони Тоҷикистон» Ҳурини-со Ализода, муовини Сармуҳаррири ҳафтаномаи «Тоҷикистон» Абдумудассир Аҳмадов, муовини Сармуҳаррири рӯзномаи «Ҳақиқати Суғд» Солеҳбой Додобоев, сардори Раёсати фарҳангии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон Муҳиддин Пайшанбиев, муовини директори генералии ҶДММ «Чархи гардун» Начмиддин Шоҳинбодов, муовини сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Грэз Қосимов, Сармуҳаррири ҳафтаномаи «Нерӯи сухан», раиси Ҳазинаи гиромидошт ва дифои ҳуқуқи журналистони Тоҷикистон Муҳтор Боқизода, котиби масъули Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Пӯлод Нуров ва дигарон, ки дар вазифаҳои масъули ташкилоту муассиса ва идораҳои гуногун кору фаъолият доранд, маҳорати қасбии хешро дар рӯзномаи «Садои мардум» сайқал баҳшидаанд.

Холо бо итминони комил метавон гуфт: роҳеро, ки поягузорони асосии «Садои мардум» ба хотири тантанаи адолату ҳақиқат, таҳқими ҷомеаи демократӣ, волоияти қонун, ваҳдати миллӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, арзишҳои умумибашарӣ пеш гирифта буданд, роҳбарият ва ҳайати эҷодии имрӯзai рӯзнома бо дарки масъулияти баланд идома дода истодаанд. Мактаби эҷодиеро, ки эшон меъмораш буданд, побарҷост ва дар ҷараёни рушду такомул қарор дорад.

Дар ин китоб, ки ба муносибати 20-солагии «Садои мардум» мураттаб гардидааст, дар бораи онҳое маълумот дода мешавад, ки солҳои гуногун дар «Садои мардум» кор кардаанд ва имрӯз фаъолият доранд. Шояд саволе пайдо ша-

вад, ки чаро китоб «Қомуси «Садои мардум» номгузорӣ шудаасту талаботи қомуснигорӣ зимни тартиб додани он риоя нагардидааст. Ҳатто тартиби алифборо сарфи назар кардаанд ва ё чӣ зарурат буд, ки дар бораи кормандони шӯъбаҳои ғайриҷодӣ маълумот дода шавад?

Ин чанд сабаб дорад: Аввалан, Қомуси мазкур маҳз ба кормандони идораи рӯзномаи «Садои мардум» тааллук дорад. Баъдан, оё бе фаъолияти шӯъбаҳои муҳосиботу техникӣ рӯзнома фаъолият карда метавонист? Ахирин, ниҳояти беодобӣ мебуд, агар мо шодравон Муродулло Шерализодаро дар сахифаи аввал нею бо тартиби алифбо ҷой медодем.

Ҳамаи ин нозукиҳоро ба инобат гирифта, «Қомуси «Садои мардум»-ро дар ҳамон шакле ҷобаҷоузорӣ ва мураттаб соҳтем, ки колективи идораи рӯзнома дастгирӣ намуда буданд.

Воқеан, бо сабабҳои гуногун (фавтидан, аз ҷумҳурӣ кӯҷ бастан, дастрас нагардидани маълумот ва ғайра) дар ин китоб шарҳи ҳоли баъзе кормандони сабиқи рӯзнома ҷой дода нашудааст, вале ба хотири фаромӯш нашудани номашон рӯйхати пурраи онҳоро тартиб дода, дар охир пешниҳоди хонандагон намудем.

Аз мураттиб

ШЕРАЛИЕВ МУРОДУЛЛО (МУРОДУЛЛО ШЕРАЛИЗОДА) (1945-1992)

Соли 1945 дар ноҳияи Панҷакенти вилояти Суғд та-
валлуд шудааст. Ҳатмкардаи Институти давлатии педагоги-
и шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (ҳозира До-
нишгоҳи давлатии омӯзго-
рии Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ). Дар вазифаҳои хо-
дими адабии редаксияи рӯзномаи «Маориф ва мада-
ният» (Ү1-Х1-1966), ходими
хурди илмӣ, ходими калони илмии сектори тарҷумаи Ин-
ститути таърихи партияи на-
зди КМ ПК Тоҷикистон-филиали Институти марксизм-
ленинизми назди КМ КПСС (1966-1970) кор кардааст.
Солҳои 1970-1974 ва 1978-1982 дар шаҳрҳои Мазори Ша-
риф ва Кобули Ҷумҳурии Афғонистон ба сифати тарҷу-
мон ва тарҷумони калон фаъолият варзидааст. Солҳои
1974-1978 ва 1982-1987 ходими калони илмӣ, мудири сек-
тори тарҷумаи Институти таърихи партияи назди КМ ПК
Тоҷикистон буд. Сипас, ўро ба КМ ПК Тоҷикистон ба кор
даъват намуданд, ки он ҷо ба сифати инструктори ўзбек-
муносибатҳои хориҷӣ (1987-1988) ва ёрдамчии Котиби яку-
ми КМ ПК Тоҷикистон (1988-1990) ифои вазифа намуд.



5 октябри соли 1990 бо Қарори Совети Олии РСС То-
ҷикистон Сармуҳаррири рӯзномаи навтаъсиси «Садои мар-

дум» -органи Совети Олии РСС Тоҷикистон таъин гардид. 5 майи соли 1992, ки бозиҳои сиёсии мансабҳоҳони бего-напараст оғоз гардида, вазъи Тоҷикистонро хеле муташан-нич гардонда буд, аз тири раҳокардаи ноҳалафе шаҳид гардид.

Муродулло Шерализода депутати ҳалқи РСС Тоҷикистон буд.

Садоъмардум

МИРБОБОЕВ МИРЗОМАҲМУД МИРЗОШАРИФОВИЧ (МИРБОЗОДА)



23 февраля соли 1943 дар дехаи Варзики нохияи Чусти вилояти Намангони Ҷумҳурии Ӯзбекистон таваллуд ёфтааст. Падару бобоёнаш солҳои сиёми асри гузашта аз водии Фарғона ба водии Вахш муҳочир шуда буданд. Баъди ба Ҷангӣ Бузурги Ватаний рафтани падараш мудараш ба дехаи аҷдодӣ-Варзик бармегардад ва Мирзомахмуд он ҷо таваллуд мешавад. Пас аз ҷанг падараш бо аҳли оилааш кӯчида, ба ҳозира дехаи Инқилоби

нохияи Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон меояд ва тамоми умр омӯзгор, директори мактаб шуда кор мекунад.

Мирзомахмуд Мирбобозода соли 1959 мактаби миёнаи рақами 11-и нохияи Вахшро хатм карда, ба шӯъбаи забону адабиёти тоҷики факултети таъриху филологияи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ) дохил мешавад ва онро соли 1964 ба итном мерасонад.

Фаъолияти меҳнатиаш аз мудирии шӯъбаи кишоварзии рӯзномаи байниногохиявии «Вахш»-и шаҳри Қўргонтеппа оғоз мейбад.

Солҳои 1965-1967 дар Афғонистон ба ҳайси тарҷумон кор мекунад. Баъди бозгашт аз Афғонистон ўро ба вазифаи ходими адабии идораи рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» ба кор қабул менамоянд. Соли 1970 аз нав ба Афғонистон мекунад.

нистон фиристода мешавад. Соли 1976 боз ба идораи рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» ба кор медарояд ва то соли 1987 дар вазифаҳои муҳбири калон, муҳбири маҳсус ва мудири шӯъба фаъолияташро идома медиҳад. Соли 1987 дар вазифаи мудири шӯъбаи рӯзномаи «Омӯзгор» кор кардааст.

Соли 1988 ба вазифаи ёрдамчии Раиси Президиуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор гузаронида мешавад.

Соли 1989 бинобар таъсис дода шудани рӯзномаи парлумонии «Садои мардум» ҷонишини Сармуҳаррири ин рӯзнома таъин мегардад.

Соли 1992 бо қарори Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (шаҳри Ҳучанд) Сармуҳаррири рӯзномаи «Садои мардум» интихоб мешавад ва то 30 апрели соли 1998 дар ин вазифа кор мекунад.

Сипас, дар вазифаҳои ёрдамчии муовини Раиси Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ёрдамчии муовини Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуда истода, ҳамзамон вазифаи сармуҳаррири рӯзномаи «Ҳаёти дехот»-и Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ичро кардааст.

Чанд муддат сармуҳаррири маҷаллаи «Фермер»-и Ассоциатсияи миллии хоҷагиҳои дехқонии (фермерии) Ҷумҳурии Тоҷикистон буд.

Бо унвони Корманди шоистаи Тоҷикистон, Ифтихорномаи Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон, нишони Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шудааст.



АБДУЛВОҲИДОВ БОБОЧОН (1953-2008)



15 марта соли 1953 дар ноҳияи Кӯлоби собиқ вилояти Кӯлоб таваллуд шудааст. Маълумоташ ой. Соли 1976 бахши рӯзноманигории факултаи филологияи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст.

Солҳои 1976-1984 дар вазифаҳои мусаҳҳех, тарҷумон, мухбир, мухбери калон, муовини котиби масъули рӯзномайи вилоятии «Роҳи ленинӣ»-и собиқ вилояти Кӯлоб, 1984-

1986 тарҷумони Созмони ҷавонони Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Советии Сотсиалистӣ дар Ҷумҳурии Демократии Афғонистон, 1986-1987 котиби раёсати колхози «Ленинград»-и ноҳияи Кӯлоб, 1987-1988 ёвари муовини аввали раиси Кумитаи иҷроияи Шӯрои депутатҳои ҳалқи вилояти Кӯлоб, 1989-1990 мухбир, мудири шӯъбаи рӯзномаи «Ҳақиқати Ҳатлон», 1991-1993 ҳабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар вилояти Ҳатлон, 1993-1998 муовини Сармуҳаррири рӯзномаи «Садои мардум» кор кардааст.

Аз 30 апрели соли 1998 то 12 февраля соли 2008 (вопасин рӯзи ҳаёташ) Сармуҳаррири рӯзномаи «Садои мардум» буд.

Бо ордену медалҳои собиқ ИҶШС (СССР) ва медали ҷаҳонии 10-солагии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст.

НАБОТОВ ЧУМЪАХОН ГАДОЕВИЧ

Соли 1961 дар ноҳияи Восеъ ба дунё омадааст. Маълумоташ олӣ. Дастпарвари бахши журналистии факултати филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) мебошад.

Фаъолияти меҳнатиаш ҳамчун коргари совхози «Ховалинг»-и ноҳияи Кӯлоб (1978-1980) оғоз ёфтааст. Сипас, солҳои 1980-1982, дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат намудааст.

Баъд аз хизмати аскарӣ дар давоми солҳои 1982-1986 ба сифати равғанмол, ёвари усто - ҳамзамон котиби ташкилоти комсомолии фабрикаи ресандагию боғандагии № 1-и Иттиҳодияи истеҳсолии матоъҳои пахтагини шаҳри Душанбе кор кардааст.

Солҳои 1986-1990 ходими адабии рӯзномаи бисёртиражи «Боғанд»-и Иттиҳодияи истеҳсолии матоъҳои пахтагини шаҳри Душанбе буд.

Соли 1990 ба рӯзномаи "Тоҷикистони Советӣ" ба сифати муҳбир ба кор омад.

Баъдан, дар рӯзномаи «Нидои ранҷбар» (1992 - 1995) ба сифати котиби масъул ва узви ҳайати таҳрири ифои вазифа намудааст.

Соли 1995 ба сифати мудири сектори таҳrir ва нашри



Шӯъбаи тарҷумаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият пардоҳт.

Дар Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазифаҳои гуногун- сармухассиси Шӯъбаи ташкилӣ (1996 - 2000), мудири Шӯъбаи умумӣ (2000 - 2006), мудири Шӯъбаи иттилоотию таҳлилӣ (2006 - 2007), мудири Шӯъбаи назорат (2007 - 2008) кор кард.

Аз моҳи апрели соли 2008 Сармуҳаррири рӯзномаи «Садои мардум» - нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Очерку мақолаҳои илмиаш дар маҷмӯаҳои дастаҷамъии «Маводи конференсияи илмию амалии олимон ва мутахассисони ҷавони Тоҷикистон» (Душанбе, 1990), «Маърузаҳои конфронси илмӣ - амалии олимон ва мутахассисони ҷумҳурӣ» (Қурғонтеппа, 1991), «Маводҳои конфронси аввали байналмилалии илмӣ-амалӣ: «Тоҷикистон: ҳаммарзӣ(геополитика) ва масоили равобити байналмилалӣ»-Душанбе:18-20 октябри соли 1995» (Душанбе, 1995), «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик», ҷилди дуюм (Душанбе,1989) ва гайра ба табъ расидаанд.

Муаллифи маҷмӯаҳои «Менечмент» (дастури таълими барои мактабҳои олӣ, Душанбе 1993, бо ҳаммуаллифии Т.Ғаниев, Ҳ.Одинаев), «Муҳиби соҳибдилон» (Душанбе,1997) ва гайра мебошад.

Бо медали «Хизмати шоиста» (2003), нишони «10-солагии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Тоҷикистон» (2002), медали ҷашнӣ «5-солагии Агентии назорати маводи нашъавари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2004), унвонҳои «Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2007), «Аълоҷии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2008) сарфа-рӯз гардидааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон аст.

СОЛЕХОВ НЕЙМАТУЛЛО ҲИКМАТУЛЛОЕВИЧ (НЕЙМАТУЛЛО СОЛЕХОВ)

10 марта соли 1957 дар ноҳияи Ленин (ҳозира ноҳияи Рӯдакӣ) ҷаҳон ба олами ҳастӣ кушодааст. Маълумоташ олий. Соли 1982 Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (ҳоло Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ)-ро ҳатм намудааст.

Ҷанд муддат (1982-1989) дар мактабҳои миёнаи №83 ва 209-и ноҳияи Ленин аз фанни забон ва адабиёти тоҷик дарс гуфтааст. Солҳои 1989-1995 директори мактаби №60-и ноҳияи Ленин буд.

Солҳои 1995-1998 ба ҳайси котиби масъул, муовини Сармуҳаррири рӯзномаи «Нидои ранҷбар» фаъолият намудааст.

Соли 1998 ба рӯзномаи «Садои мардум» -нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор гузашт ва то соли 2003 ба сифати хабарнигор, мудири шӯъбаи ҳукуқ, парламент ва ҳокимияти давлатӣ ифои вазифа намуд.

Аз моҳи ноябрисоли 2003 инҷониб вазифаи муовини аввали Сармуҳаррири рӯзномаи «Садои мардум»-ро ба зимма дорад.

Бо Ифтихорномаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҷии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.



МУРОДОВ АБДУМАЧИД МИРЗОШАРИПОВИЧ



18 февраля соли 1959 дар шаҳри Турсунзода таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ. Соли 1981 факултаи филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст.

Фаъолияти меҳнатиаш соли 1981 ба сифати омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик дар мактаби миёнаи рақами 52-и ноҳияи Ҳисор оғоз ёфтааст. Солҳои 1982-1986 тарҷумони мута-

хассисони шӯравӣ дар Академияи ҳарбии илмҳои тибби Ҷумҳурии Исломии Афғонистон буд.

Солҳои 1986-1987 омӯзгори мактаби миёнаи рақами 91-и шаҳри Турсунзода, 1987-1989 котиби ташкилоти комсомолии Раёсати соҳтмонии «Алюминсоҳтмон» шуда кор кардааст.

Моҳи декабря соли 1990 ба идораи наවтъиси рӯзномаи «Садои мардум» ба кор даъват шуд ва ҳамчун мусахҳеҳи масъул ба кор шурӯъ кард.


Минбаъд дар рӯзномаи «Садои мардум» вазифаҳои хабарнигор, муовини котиби масъул, хабарнигори маҳсус, мудири шӯъбай иқтисод ва иҷтимоиёт, директор оид ба тиҷоратро бар зимма дошт. Аз соли 2006 инҷоиб муовини Сармуҳаррири рӯзномаи «Садои мардум» мебошад.

Бо Ифтихорномаи Мачлиси намояндагони Мачлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии
матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аълоҳии фарҳанги
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.



НЕКҚАДАМОВ ТИЛЛО АМОНУЛЛОЕВИЧ (ТИЛЛОИ НЕКҚАДАМ)



7 сентябри соли 1959 дар деҳаи Деррӯшони нохияи Рӯшони ВМҚБ дар оилаи омӯзгор ба дунё омадааст.

Солҳои 1968-1969 дар мактаби миёнаи №64-и ба номи С.Айнии нохияи Ленин (ҳоло нохияи Рӯдакӣ) таҳсил карда, маълумоти миёнаро дар мактаби миёнаи №7-и деҳаи Баррӯшони нохияи Рӯшон гирифтааст. Солҳои 1976-1977 дар совхози «50-солагии Октябр»-и нохияи Рӯшон коргар буд.

Соли 1978 ба гурӯҳи журналистиқай факултаи филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ) дохил шуда, онро бомуваффақият хатм намудааст.

Солҳои 1980-1981 дар Киностудияи «Тоҷикфильм» ҳамчун танвиргар (осветитель) фаъолият намудааст. Солҳои 1983-1985 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат намудааст. Пас аз хатми Университет (солҳои 1986-1989) омӯзгори забон ва адабиёти тоҷики мактаби миёнаи №15-и шаҳри Душанбе буд.

Фаъолияти журналистиаш соли 1989 дар рӯзномаи наවтаъсиси «Паёми Душанбе» ба сифати муҳбири маҳсуси шӯбайи шӯроҳо оғоз ёфтааст. Моҳи ноябри соли 1990 ба рӯзномаи наවтаъсиси Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон, ҳоло Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон -«Садои мардум»

даъват шуд ва то ба имрӯз дар вазифаҳои мудири шӯъбаи ахбор ва реклама (1991-1992), муҳбираи маҳсуси рӯзнома дар ВМКБ (1993-1995), хабарнигори шӯъбаи мақомоти ҳокимиияти давлатӣ, ҷамъиятиву сиёсӣ ва ҳуқуқ (1995-1998), муҳаррири шӯъбаи иқтисодиёт, иҷтимоёт ва хифзи муҳити зист (якуми июни соли 1998- 27 августи соли 1998), муовини аввали сармуҳаррир (1998-2000), муҳаррири шӯъбаи ахбор, номаҳо, варзиш ва қабули шаҳрвандон (2000-2004), муҳаррири шӯъбаи номаҳо, ахбор, муносибатҳои байни-парлумонӣ ва робита бо ҷомеа (2004-2009) кор кардааст. Аз соли 2009 инҷониб ба ҳайси муҳаррири шӯъбаи маънавиёт, иттиҳодияҳои ҷамъиятий ва низоми кори рӯзномаи «Садои мардум» фаъолият дорад.

Бо Ифтихорномаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва медали «За заслуги»-и Иттиҳофоқи собиқадорони Афғонистони Федератсия Россия (2011) мукофотонида шудааст.

Узви Иттиҳофоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҷии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Муаллифи китобҳои «Журналистони Бадаҳшон» (Душанбе, «Нодир», 2005) ва «Дураҳши кинои тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 2011).



АЪЗАМ МҰСОЕВ

25 июля соли 1945 дар дехаи Роҳи нави ноҳияи Вахш дар оилаи дехқон таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Баъди хатми мактаби миёнаи №11-и ноҳияи Вахш (соли 1965) факултати филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро ба итмом мерасонад.

Фаъолияти меҳнатиашро дар рӯзномаи «Вахш»-и ноҳияи Вахш ба сифати муҳбир оғоз баҳшидааст. Баъдан дар вазифаҳои мудири шӯъбаи ташкилии комитети комсомолии ноҳияи Вахш, котиби масъули рӯзномаи «Вахш»-и ноҳияи Вахш, ҷонини муҳаррири рӯзномаи «Коммунисти Қўргонтеппа», котиби масъули рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Қўргонтеппа», муҳаррири рӯзномаи «Вахш»-и ноҳияи Вахш кор кардааст.

Соли 1998 ба рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати ҳабарнигор ба кор омад. Аз соли 2003 инчониб муҳаррири шӯъбаи сохтори давлатӣ, қонунгузорӣ ва тартиботи ҳуқуқии рӯзномаи «Садои мардум» мебошад.

Барои саҳми арзандааш дар пешрафти матбуоти тоҷик бо унвони фахрии Корманди шоистаи Тоҷикистон (соли 2008), Грамотаи фахрии Президиуми Совети Олии РСС Тоҷикистон, Ифтихорномаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорнома ва меда-



лҳои ҷаҳонӣ вазорату идораҳои гуногуни ҷумхурӣ сарфа-
роз гардидааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон аст.

Ду даъват узви Пленуми Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ва чор даъват (солҳои 80-90-ум) вакили Шӯрои депутатҳои ҳалқи ноҳияи Ваҳш интихоб шудааст. Иштирокчии конференсияҳои Иттифоқи журналистони Иттиҳоди Шӯравӣ (Волгоград -1982, Москва -1986) мебошад.

Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Садақат Мардум

МЕРГАНОВ ДАЛЕР АБДУЛЛОЕВИЧ (ДАЛЕРИ АБДУЛЛО)



Соли 1981 дар ноҳияи Айнии вилояти Суғд таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 2003 факултати журналистика ва тарҷумонии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (холо ДМТ)-ро бо дипломи аъло хатм намудааст. Навиштаҳояш ҳанӯз замони до нишҷӯ буданаш дар рӯзномаҳои чумхуриявӣ ба табъ мерасиданд.

Соли 2003 ба рӯзномаи «Садои мардум»-нашрияи Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор омад ва ҷанд муддат ба сифати ҳабарнигори шӯъбаи иқтисодӣ ёт ва иҷтимоӣёт фаъолият намуд.

Аз соли 2005 инчониб муҳаррири ҳамин шӯъба аст. Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҳии фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.



ОЛИМОВ РОЗИҚ САЛИМОВИЧ (АБДУРАЗЗОҚ САЛИМЗОДА) (1963-2011)

24 марта соли 1963 дар ноҳияи Маҷтоҳо ба дунё омадааст. Баъди хатми мактаби миёна (соли 1980) як сол дар колхози ба номи Орҷоникидзеи (ҳоло хоҷагии Сомониён) ноҳияи зикршуда кор кардааст.

Солҳои 1981-1983 дар ҳайати Кӯшунҳои маҳдути Иттиҳоди Шӯравӣ дар Афғонистон хизмат намудааст.

Баъди адой хизмат, солҳои 1985-1991, дар шӯбайи шабонай факултети филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳоло ДМТ) таҳсил кардааст.

Ҳамзамон дар Иттиҳодияи истеҳсолии матоъҳои паҳтагии нишаҳри Душанбе ҳамчун ҷонгор ва минбаъд дар вазифаи муҳаррири радиожурнали маҳаллии «Садои коргар» ва аз соли 1990 то соли 1999 дар рӯзномаи «Боғандон»-и ҳамин корхона ҷун ходими адабӣ фаъолият доштааст.

Солҳои 1999-2002 дар шӯбайи ҳуқуқи Кумитаи давлатии заминсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати ҳуқуқшинос-тарҷумон кор кардааст.

Аз соли 2002 то моҳи августи соли 2011 дар нашрияи марказии ҲХДТ «Минбари ҳалқ» ҳамчун ҳабарнигор ва баъдан котиби масъул ифои вазифа намудааст.

Аз 5 сентябр то 16 декабря соли 2011 - то рӯзи вафоташ дар рӯзномаи «Садои мардум» дар вазифаи котиби масъул кор кард.



КАРИМОВ БУРҲОНИДДИН (БУРҲОНИДДИН КАРИМЗОДА)


31 марта соли 1959 дар ноҳияи Ленин (ҳозира ноҳияи Рӯдакӣ) таваллуд шудааст. Соли 1979 факултai китобшиносӣ ва библиографияи Донишкадai санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода ро хатм карда, соҳиби ихтиноси китобшинос-библиограф мешавад.

Пас аз хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ (1979-1981) ба Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор меояд. Солҳои 1981-1985 ба сифати муҳаррири хурд, 1985-1987 муҳаррир, 1987-1988 муҳаррири калон, 1988-1989 иҷроқунандай вазифаи ҷонишини сармуҳаррир, 1992-1993 ҷонишини сармуҳаррири сарредаксияи «Ахбор»-и Радиои Тоҷикистон фаъолият намудааст. Баъдан ба сифати мудири шӯъбаи илмӣ-тадқиқотии Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ (1993-1994), устои матбааи «Замира» (1994-1996), мудири сехи чопхонаи КХ «Хайём» (1996-1998), котиби илмии Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи А.Фирдавсӣ (1998-2003), муҳаррири масъули ҳафтанома «Нақлиёт» (2003-2004), мутахассиси шӯъбаи табъу нашр, мудири ҳамин шӯъбаи Донишкадai нақлиёti Тоҷикистон (2004-2005), сармуҳаррири моҳномаи «Раҳнавард» (2005-2007), мудири шӯъбаи кадрҳо ва коргузории Дониш-



кадаи нақлиёти Тоҷикистон, сармуҳаррири моҳномаи «Рахнавард» (2007-2008), тарҷумон, муҳаррири масъули АМИТ «Ховар» (2008) ифои вазифа намудааст. Аз моҳи октябрி соли 2008 инчониб дар рӯзномаи «Садои мардум» кор мекунад.

Ҳоло муҳаррири шӯъбаи номаҳо, ахбор, муносибатҳои байнипарлумонӣ ва робита бо ҷомеа мебошад. Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоқии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.



ШОҲҚОСИМОВ ШОТОЛИБ

1 декабри соли 1951 дар ноҳияи Роштқалъаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон таваллуд шудааст. Маълумоташ ойи. Соли 1975 шӯъбаи форсии факултаи за-бонҳои шарқи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм кардааст.

Фаъолияти меҳнатиашро ба сифати тарҷумон дар рӯзномаи вилоятӣ «Бадаҳшони Советӣ» оғоз намудааст. Минбаъд дар ҳамин рӯзнома вазифаҳои мухбири шӯъбаи маориф ва маданият (1976-1985), иҷроқунандаи вазифаи мудири шӯъбаи маориф (1985-1986), иҷроқунандаи вазифаи мудири шӯъбаи соҳтмони советӣ ва маданият (1986-1987) ва мудири шӯъбаи соҳтмони советӣ ва маданиятро бар дӯш доштааст.

Аз соли 1992 инчониб мухаррири шӯъбаи мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва маънавиёти рӯзномаи «Бадаҳшон», ҳамзамон ҳабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» -нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон шуда кор мекунад.

Очерку мақолаҳояш дар маҷмӯаҳои дастаҷамъии «Машъали социализм дар Боми Ҷаҳон» (1985), «Вассофони Бадаҳшон» (1991), «Поси хотира» ҷоп шудаанд.

Муаллифи китобҳои «Корномаи падарон» (2005), «Суруди нотамом» (2006) аст.

Барои хизматҳои арзанда дар пешрафти матбуоти то-



чик бо унвони фахрии «Журналисти шоистаи Тоҷикистон» (1994) ва медали ҷашни «65-солагии ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватани солҳои 1941-1945» қадрдонӣ гардидааст.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (2009), узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ва Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.



СУЛТОНОВ ДАВЛАТ (ДАВЛАТ СУЛТОН)



6 июля соли 1953 дар нохияи имрӯзai Бохтари вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Маълумоташ олий. Соли 1975 бахши журналистикаи факултати филологияни тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст.

Фаъолияти рӯзноманиго-риаш соли 1975 ба сифати мухбири рӯзномаи шаҳрии «Коммунисти Қўргонтеппа» оғоз ёфтааст. Солҳои 1975-

1976 мухбир, 1976-1977 мухбири калон, 1977-1978 котиби масъули ҳамин рӯзнома буд. Соли 1979 рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Қўргонтеппа» таъсис ёфт ва Давлат Султон ба сифати мухбир ба кор қабул шуд. Баъдан дар ин рӯзнома ҳамчун мухбири калон (1981-1983), мудири шӯъба (1983-1988), муовини сармуҳарир (1988-2000) фаъолият дошт.

Аз моҳи июля соли 2000-ум инчониб хабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар вилояти Хатлон шуда кор карда истодааст.

Муаллифи маҷмӯаҳои «Падидаҳои айёми бозсозӣ», «Гард дар мижгон» ва «Гулҳои зиндагӣ» мебошад.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

ТЕМУРШОҲИ ФАЙЗАЛӢ

15 декабря соли 1955 дар ноҳияи Ховалинг ба дунё омадааст. Соли 1972, баъди хатми мактаби миёнаи рақами 28-и ноҳияи Восеъ, то соли 1974 колхозчии колхози «Коммунизм»-и ноҳияи мазкур буд.

Солҳои 1974-1976 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Советии Сотсиалистӣ (СССР) хизмат намудааст.

Баъди хатми факултаи филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) дар Омӯзишгоҳи касбӣ-техникии рақами 16-и ноҳияи Восеъ ба пешаи омӯзгорӣ машғул гардиддааст (1982-1983).

Сипас, дар вазифаҳои муҳбир, мудири шӯъба ва котиби масъули рӯзномаи «Мубориз»-и ноҳияи Восеъ (1983-1993), муассис ва сарвари корхонаи хусусии табъу нашри «Баҳор» (1993-2000), муассис ва роҳбари гимназияи хусусии «Ориёно»-и ноҳияи мазкур (2000-2007), муҳбири рӯзномаи «Омӯзгор» дар минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон (2007-2009) фаъолият намудааст.

Аз моҳи августи соли 2009 инҷониб ба сифати хабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар гурӯҳи навоҳии минтақаи Кӯлоб ифои вазифа намуда истодааст.

Муаллифи маҷмӯаи «Аз додҳо то ёдҳо» (2000) мебошад.



ҲУСЕЙН НАЗРУЛЛОЕВ (ҲУСЕЙНИ НАЗРУЛЛО)

20 майи соли 1954 дар шаҳри Ӯротеппа (ҳозира Истаравшан) таваллуд шудааст. Маълумоташ ойл. Факултаи филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳоло ДМТ)-ро хатм намудааст (1976). Фаъолияти кориашро дар Институти забон ва адабиёти тоҷики ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Академияи илмҳои Тоҷикистон ҳамчун ходими хурди илмии шӯъбаи мероси адабӣ оғоз бахшида, сипас, аз соли 1982 то соли 1996 дар Кумитаи давлатии назди Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба телевизион ва радиошунавонӣ дар вазифаҳои муҳаррири хурд, муҳаррир, муҳаррири калон, мудири шӯъбаи идораи барномаҳо барои ҷавонон ва адабӣ кор кардааст. Аз соли 1991 то соли 1996 сармуҳаррири идораи барномаи дуюми (студияи «Фурӯғи Ориёно») Радиои Тоҷикистон буд.

Баъдан дар вазифаҳои мудири шӯъбаи масъалаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ноҳияи Зафаробод (1996-2000), котиби матбуотии раиси шаҳри Истаравшан ва сарвари студияи телевизиони маҳаллии «Курушқада» (2000-2003) фаъолият намудааст.

Аз оғози соли 2004 то ба имрӯз ҳабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум»-нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мебошад.



Солҳои 1978-1981, 1984-1986 дар Ҷумҳурии Афғонистон ба сифати тарҷумон хизмат кардааст. Ҷанговари байналмилал. Бо ифтихорномаҳои Президиуми Совети Олии СССР, КМ ВЛКСМ, Гостелерадиои СССР ва медалҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Афғонистон мукофотонида шудааст.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (2010), Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоции матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барандаи Ҷоизаи Иттифоқи журналистони вилояти Суғд ба номи Ҳочӣ Содик (2006) мебошад.

Муаллифи китобҳои «Замини Акбар» (Хуҷанд, 2000), «Юбилейный История глазами Вароруда» (ба забони русӣ ва англисӣ, История, 2002), «Рохи муқаддас» (бо ҳаммуаллифии Ҷ.Маҳкам, История, 2002), «История-2500» (бо ҳаммуаллифии Б.Воҳидпур ва Ҷ.Маҳкам, Душанбе, нашриёти «Ҳумо», 2004), «Накӯниҳод» (История, 2006), «Баракати Истиқлол» (История, 2007) ва «Афғонистон: Оташ дар хонаи ҳамсоя» (Хуҷанд, 2009) аст.



МУХТОР АБДУЛЛОЕВ (МУХТОРИ АБДУЛЛО)

18 январи соли 1967 дар ноҳияи Исфара таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 1991 Донишгоҳи давлатии Санкт-Петербурги Федератсияи Россияро бо ихтиноси журналист хатм намудааст.

Пас аз хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ (1985-1987) ба сифати мухбир, мудири шӯъбаи рӯзномаи «Ҳақиқати Ленинбод» (ҳоло «Ҳақиқати Суғд») фаъолият намуда, ҳамзамон дар шӯъбаи рӯзноманигории Донишгоҳи давлатии шаҳри Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Faфуров ба донишҷӯён сабак додааст (1991-1999). Аз соли 1999 инҷониб ба сифати хабарнигори маҳсуси нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон -рӯзномаи «Садои мардум» дар вилояти Суғд фаъолият дорад. Ҳамзамон вазифаи котиби матбуотии Раиси вилояти Суғдро (аз соли 2010) ичро карда истодааст.

Ду маҷмӯааш бо номҳои «Атияи умр» (1999) ва «Лолаи хуршед» (2000) ба табъ расидааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҳии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.



ИСОЕВ АХЛИДДИН ҚУДРАТУЛЛОЕВИЧ

З июля соли 1951 дар нохияи Ленин (ҳозира нохияи Рӯдакӣ) таваллуд шудааст. Фаъолияти меҳнатиаш баъди хатми Омӯзишгоҳи касбӣ-техникии рақами 49-и шаҳри Душанбе (1970) ба сифати муҳбири суратгир дар рӯзномаи «Ҳақиқат»-и нохияи Ленин оғоз ёфта, то замони даъват ба хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ (1973) идома ёфтааст. Баъди бозгашт аз хизмати ҳарбӣ дар вазифаҳои суратгири стансияи Маркази натуралистони ҷавони шаҳри Душанбе (1975-1977), муҳбири суратгири рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» (1977-1988), муҳбири суратгири рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ», баъд «Ҷумҳурият» (1988-2007) кор кардааст.

Ҳамзамон аз соли 2001 то соли 2007 ба сифати муҳбири суратгир дар рӯзномаи «Садои мардум» фаъолият меварзид.

Соли 2007 пурра ба рӯзномаи «Садои мардум» ба кор гузашт ва то ба имрӯз фаъолият дорад.

Барои хизматҳояш бо Ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҷии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.



САФАРОВ ТОЛИБ ДАВЛАТОВИЧ (ТОЛИБ САФАРОВ)



15 майи соли 1955 дар шахри Кўргонтеппа таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро бо ихтисоси филолог-журналист соли 1982 хатм намудааст. Пас аз таҳсил дар рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Кўргонтеппа» ба сифати мухбир ба фаъолият оғоз менамояд (1982-1988).

Солҳои 1988-1992 дар

рӯзномаи «Байраки дўстӣ»-и ноҳияи Коммунистӣ (ҳоло ноҳияи Бохтар) дар вазифаҳои мудири шӯъба ва котиби масъул кор мекунад. Чанд муддат ҳамчун маҳсулоттайёркунандаи Муассисаи хурди «Баракат» низ фаъолият кардааст. Минбаъд (шурӯй аз соли 2000-ум) дар вазифаҳои хабарнигори озоди Маркази таҳлилию хабарии «Сипехр» (то соли 2007), мухаррири шӯъбай ҳафтнамои «Омӯзгор» (2007-2008), мухаррири мачаллаи навтаъсиси «Масъалаҳои маориф» (2008), котиби масъули рӯзномаи «Садои мардум» (2008-2011) кор кардааст.

Аз моҳи июли соли 2011 инҷониб дар рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати хабарнигори шӯъбаи иқтисодиёт ва иҷтимоӣ-ёт ирои вазифа намуда истодааст.

Муаллифи се китоб: повести иҷтимоии «Лонаҳои бетурна» (2004), повестҳои детективии «Ханчари Чингизхон» (2005), «Абрҳои пармонанд» (2007) мебошад.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.

МИРЗО НУРАЛИЕВ (МИРЗО РУСТАМЗОДА)

15 майи соли 1959 дар ноҳияи Фарҳор ба дунё омадааст.

Баъди хатми мактаби миённа (1975) чанд муддат коргари Муассисаи соҳтмони байниколхозӣ, мудири клуби сайёри Китобхонаи марказии шӯъбаи маданияти ноҳияи Фарҳор буд.

Солҳои хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ (1977-1979) ба сифати муҳбири ҷамоатӣ бо рӯзномаи ҳарбии «На боевом посту» ҳамкорӣ дошт.

Солҳои 1980-1985 дар факултаи забон ва адабиёти тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ) таҳсил кардааст.

Минбаъд ба ҳайси муҳбири гайриштатии рӯзномаи ноҳиявии «Гулистан» (1985), танзимгари Муассисаи нақлиёти автомобилии рақами 18 (1986), директори хонаи маданияти назди ҷамоати шаҳраки Фарҳор (1986-1988), сармаъмури боғи маданияту истироҳатии ноҳияи Фарҳор (1988), муҳбири рӯзномаи «Гулистан» (1991-1995), котиби Ҷамоати шаҳраки Фарҳор (1995- 1996) ва сармуҳаассис оид ба ташкилотҳои ҷамъиятигу сиёсии шӯъбаи идеологии дастгоҳи раиси ноҳияи Фарҳор фаъолият намудааст.

Аз 1 июни соли 1996 то 1 сентябри соли 2008 ба со-



ҳибкорӣ шуғл варзидааст. Аз 15 сентябри соли 2008 ин-
ҷониб дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» ба сифа-
ти хабарнигор кор мекунад.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон аст.



ҲУСЕЙНОВ ШАРИФ НАБОТОВИЧ (ШАРИФҖОН ҲУСЕЙНЗОДА)



20 феврали соли 1962 дар ноҳияи Совет (ҳоло Темурмалик) ба дунё омадааст. Маълумоташ олий.

Баъди се соли таҳсил дар Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (1980-1983) бо роҳхати Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба факултати журналистикии Университети давлатии ба номи А.А.Жданови шаҳри Ленинград (Санкт-Петербург - Россия) гузаронида мешавад.

Фаъолияти эҷодиашро дар рӯзномаи ноҳиявии «Барои коммунизм»-и ноҳияи Совет ба сифати муҳбир оғоз бахшидааст. Дертар мудири шӯъбаи иқтисоди ҳамин рӯзнома таъин гардиддааст. Чанд соли дигар дар рӯзномаи «Коммунисти Ховалинг»-и ноҳияи Ховалинг ба сифати мудири шӯъба, котиби масъул, ҷонишини сармуҳаррир ифои вазифа намудааст.

Солҳои 1988-1990 тарҷумони маркази таълимии қисми низомии 05802-и шаҳри Термизи вилояти Сурхондарёй Ҷумҳурии Ӯзбекистон буд. Сипас, дар рӯзномаи соҳавии «Нақлиёт»-и Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (1990-2008) кор кардааст. Аз моҳи июни соли 2009 то моҳи сентябри соли 2011 муовини котиби масъули рӯзномаи «Садои мардум» шуда кор кардааст.

Китобҳои «Пайванди дилҳо» ва «Раҳомӯзи панду талошҳо» ба қалами ўтааллуқ доранд.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.

ХУДОЙНАЗАРОВ МУҲАММАДЗОКИР МАМАДРОЗИҚОВИЧ

29 августи соли 1962 дар ноҳияи Ленин (ҳозира ноҳияи Рӯдакӣ) таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 1989 факултати филологияи руси Донишкадаи забонҳои Тоҷикистонро хатм намудааст.

Фаъолияти меҳнатиаш соли 1989 ба сифати омӯзгори фанни забон ва адабиёти рус дар Омӯзишгоҳи маданий-маърифатии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (вокеъ дар ноҳияи Рӯдакӣ) оғоз ёфтааст. Солҳои 1983-1985 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат кардааст.

Солҳои 1990-1991 котиби озоди Кумитаи комсомолии ноҳияи Рӯдакӣ (Ленин), 1991-1994 омӯзгор, муовини директор оид ба корҳои тарбиявии мактаби миёнаи рақами 14-и ноҳияи Ҳисор шуда кордааст.

Моҳи августи соли 1995 дар идораи навтаъсиси маҷаллаи «Истиқбол» ба сифати хабарнигори маҳсус ба кор шурӯӯ намуд. Баъди чанде муовини сардабир оид ба корҳои тиҷоратӣ таъин шуд.

Аз моҳи феврали соли 2004 инҷониб дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» ҳамчун хабарнигори маҳсуси рӯзнома дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ фаъолият дорад.

Узви Иттилоғи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.



МИРЗОЕВА МИЧГОНА ТАВАКАЛОВНА

4 февраля соли 1984 дар нохияи Ленин (холо нохияи Рӯдакӣ) дар оилаи зиёй ба дунё омадааст. Пас аз хатми мактаби миёнаи рақами 43 и нохия (холо мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54) ба факултаи журналистика ва тарҷумонии Доғишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (холо ДМТ) доҳил шуда, онро соли 2006 бо ихтисоси журналист хатм намудааст.

Моҳҳои феврал-майи соли 2007 ба сифати ходими шӯъбаи эълон ва реклама дар нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон – рӯзномаи «Ҷумҳурият» кор кардааст. Аз моҳи майи соли 2007 то моҳи июляи соли 2011 ҳабарнигори шӯъбаи номаҳо, ахбор, муносибатҳои байнипарлумонӣ ва робита бо ҷомеаи рӯзномаи «Садои мардум» буд.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон (аз соли 2010) аст.



ҲАБИБУЛЛОЕВА ФИРҖЗА ҲАКИМҖНОВНА

20 майи соли 1985 дар ноҳияи Вахш дар оилаи зиёй таваллуд шудааст.

Пас аз хатми мактаби таҳсилоти миёнаи №89-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе (соли 2003) ба факултати журналистика ва тарҷумонии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ҳоло ДМТ) дохил шуда, онро соли 2008 хатм намудааст.

Аз соли 2008 инчониб дар нашрияи Маҷlisи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати ҳабарнигори шӯъбай номаҳо, ахбор, муносибатҳои байнипарлумонӣ ва робита бо ҷомеа фаъолият додар.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон мебошад.




МИРЗОСАФАР РИЗВОНОВ



5 майи соли 1945 дар ноҳияи Фарм (ҳоло Рашт) ба дунё омадааст. Маълумоташ олӣ. Факултаи иқтисоди Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро соли 1975 хатм кардааст.

Фаъолияти меҳнатиаш дар идораи рӯзномаи «Қаротегини советӣ» оғоз гардидааст. Баъдтар дар Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар» кор кардааст. чониб муҳбири маҳсуси рӯзномаи «Саинтакаи Рашт мебошад.



НИЗОМ ҚОСИМ (ПУРИ ҶАҲОНГИР)

16 сентябри соли 1958 та-
валлуд шудааст. Маълумо-
таш ойӣ.

Факултаи филологияи то-
чики Университети давла-
ти Тоҷикистон ба номи
В.И.Ленин (ДМТ)-ро бо их-
тисоси рӯзноманигор хатм
намудааст (1979). Дар Идо-
раи тарғиби адабиёти Итти-
фоқи нависандагон, мачал-
лаи «Садои Шарқ», ҳафта-
номаи «Адабиёт ва санъат»,
рӯзномаи «Садои мардум»,
нашриёти «Адиб», Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон кор кардааст.

Аз соли 2006 то соли 2010 директори Муассисаи давла-
ти «Телевизиони кӯдакону наврасон-Баҳористон» буд.
Соли 2010 вакили Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати чорум интихоб гардид.

Муаллифи мачмӯаҳои шеърии «Хӯши шеър» («Ирфон»,
1984), «Хуни ситора» («Адиб», 1988), «Паровар» («Адиб»,
1990), «Қаламҳой» («Маориф», 1997), «Чархи гардун» (1998),
«Барги саломи сабз» («Адиб», 2002), «Тафсири панҷ оҳ»
(«Адиб», 2008), «Маҳвора дар гавҳора» («Истиқбол», 2008,
борои бачаҳо) мебошад.

Барои мачмӯаи «Барги саломи сабз» барандаи Ҷоизаи
давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ шу-
дааст.



Асарҳои саҳнавӣ низ менависад. Либреттои операҳои «Амир Исмоил» ва «Рустаму Сӯҳроб» (солҳои 1999 ва 2001 дар Театри давлатии академии опера ва балети ба номи С.Айнӣ ба саҳна гузошта шудаанд), драмаи манзуми «Амир ва асир» ва намоишномаи таърихии «Куруш ва Куруз» аз он чумлаанд.

Намунаҳои ашъораш ба забонҳои русӣ, англisisӣ, белорусӣ, ўзбекӣ, қазоқӣ, қирғизӣ, туркманиӣ, гурҷӣ, арманиӣ, булғорӣ, чехӣ, словакӣ, олмонӣ тарҷума шудаанд. Шеърои зиёдаш дар рӯзномаву маҷаллаҳои Эрону Афғонистон ба табъ расидаанд.

Худаш низ зиёд тарҷума мекунад. Фоциаҳои манзуми Софокл - «Электра», Шекспир - «Ричарди 11», драмаи Бартолд Брехт - «Маснад», мазҳакаи Карло Готси - «Малика Тӯрондӯҳт», қиссаи Чингиз Айтматов - «Пораабри сафеди Чингизхон», китобҳои шеъру достонҳои шоирони қазоқ Олжас Сулаймонов, литвонӣ Юстинас Марсинкявичус, қирғиз Сооронбой Жусуев, намунаҳои ашъори Пушкин, Светаева, Ахматова, Гамзатов, Вознесенский, Евтушенко, намоишномаҳои Вамилов, Бойчиев, Дударев, Володин ва гайтаро ба тоҷикӣ баргардондааст.

Дар бораи рӯзгору осори Умари Хайём, Камоли Хуҷандӣ, Фонии Кашириӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Бозор Собир, Гулруҳсор, Кӯҳзод, Мехмон Бахтиӣ ва дигар адабони Тоҷикистон мақолаҳо навиштааст. Дар қироати комили радиоии ашъори Рӯдакӣ, «Шоҳнома» ва «Маснавӣ» ширкат варзидааст.

Бо медали «Хизмати шоиста» (с. 2000) ва медали ҷашни «20-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2011) мукофотонида шудааст.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст.



ЧАББОРОВА ШАҲРИХОН АҲТАМОВНА (ШАҲРИЯИ АҲТАМЗОД)



2 сентябри соли 1952 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Хатмкардаи факултаи филологияи тоҷики Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (ҳозира Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ) мебошад. То соли 1979 ба сифати муаллимаи фанни забон ва адабиёти тоҷик дар мактабҳои миёнаи шаҳри Душанбе фаъолият доштааст.

Минбаъд дар вазифаҳои мусаҳҳех, муҳаррири хурд, муҳаррири китобҳои бадеии бачагонаи нашриёти «Маориф» (1979-1993), муҳбири рӯзномаи «Сомон»-и Бунёди забони тоҷикӣ (1993-1999), корманди «Бунёди хубони порсигӯ» (1999-2004) ва ҷонишини муҳаррири ҳафтавори «Адабиёт ва санъат» фаъолият варзидааст.

Аз соли 2004 то соли 2008 ҳабарнигори шӯъбаи маънавиёти рӯзномаи «Садои мардум» буд.

Муаллифи китобҳои «Мехри шеър», «Ашки шақоик», «Шамимаи нур», «Ҳамосаи зан», «Таманно», «Зан дар асорати танҳоӣ», «Бӯсаҳои маҳтобӣ», «Дар канори шеър» ва ғайраҳо мебошад.

Барандаи Ҷоизаи адабии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, Аълоҷии матбуоти Ҷумхурии Тоҷикистон аст.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон.

ҲАБИБОВ ПАРДААЛӢ ФАЙЗУЛЛОЕВИЧ (ПАРДА ҲАБИБ)



23 августи соли 1962 дар ноҳияи Рӯдакӣ (ҳозира ноҳияи Ленин) таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ. Соли 1987 факултаи филологияи тоҷики Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (ҳоло Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ)-ро бо ихтисоси муаллими фанни забон ва адабиёти тоҷик хатм намудааст.

Солҳои 1979-1980 ҳодими адабии журнали «Машъъал», 1981-1997 муаллим, ҷонишини директори мактаби асосии №209-и ноҳияи Ленин шуда кор кардааст. Соли 1997 ба рӯзномаи «Садои мардум» ба кор гузашт ва то соли 2008 дар ин идора ба сифати ҳабарнигор, мудири шӯъба, муовини аввали сармуҳаррир фаъолият намуд.

Аз соли 2008 инҷониб муовини Сармуҳаррири рӯзномаи «Адабиёт ва санъат» мебошад.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи адабии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода аст. Китобҳои ашъораш «Қаламчай ток» (1990), «Шеъри оштӣ» (1999), «Пораи вақт» (2001), («Риштаи нур») ва ғайра манзури ҳаводорони сухани мавзун гардидааст.


Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҳии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

БАХТЁР ҚОСИМЗОДА МУРТАЗО (БАХТЁРИ МУРТАЗО)

23 майи соли 1940 дар ноҳияи Қубодиён ба дунё омадааст. Маълумоташ олий. Соли 1963 факултаи филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст. Муддати тӯлонӣ ба касби рӯзноманигорӣ шуғл варзида, дар вазифаҳои сармухаррири рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» (ҳоло «Ҷавонони Тоҷикистон»), мудири шӯъбай ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», мухаррири бахши очерк ва публистикаи маҷаллаи «Садои Шарқ» кор кардааст. Ҷанд муддат (солҳои 1969-1973) ба сифати тарҷумон ва қумондони взвод (1979-1982) дар Афғонистон хизмат кардааст. Ҷанговари интернатсионалист.

Моҳи ноябрини соли 1990 ба рӯзномаи навтаръиси «Садои мардум» ба кор гузашт ва то соли 1996 дар ин рӯзнома дар вазифаҳои гуногун, аз ҷумла давоми чор соли охир (1992-1996) ба сифати муовини сармухаррир фаъолият дошт. Солҳои 1996-2001 сармухаррири (аввалин сармухаррир) рӯзномаи «Минбари ҳалқ» буд.

Ҳоло ба нафақа баромада, ба корҳои эҷодӣ машғул аст. Бахтёри Муртазо муаллифи маҷмӯаҳои очеркҳо ва қиссаҳои «Боғбони гули кӯҳӣ», «Қасидаи бародарӣ», «Ҷонбоҳтаи Роҳатӣ», «Чинор дар Солонӣ», «Ҷӯи Навдиз», «Ман



заминро дўст дорам», «Эҳёи Бешканд» «Чашмаи офтоб», «Ман чароғ афруҳтам», «Нақби Истиқлол», «Нӯҳ чинори Балчувону Баҳманрӯд», «Чавпазак» ва гайра мебошад. Асарҳои Ч.Айтматов –«Роҳи қаҳқашон», Стендал –«Сурх ва сиёҳ», К.Паустовский- «Садбарги заррин», Стефан Свейг –«Амок» ва гайраҳоро тарҷума кардааст.

Бо унвони Корманди шоистаи Тоҷикистон сарфароз гардонда шудааст.

Дорандай нишони «Ситораи сурх», ҳашт медали меҳнатию ҷангӣ, барандаи ҷоизаи адабии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва Ҷоизаи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лотхутӣ аст.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (1983), узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон (1967).

РАБИЕВ АБДУРОФЕЙ (АБДУРОФЕЙ РАБИЗОДА)



7 ноябри соли 1951 дар нохияи Бохтари вилояти Хатлон таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 1975 бахши журналистикаи факултати филологияни тоҷикики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст. Ду сол мухбири суратгири рӯзномаи «Зарафшон»-и шаҳри Панҷакент, солҳои зиёде ҳамчун мухаррири шӯъбаи адабии радиои Кумитаи телевизион ва радиошунавонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухаррири Киностудияи «Тоҷикфильм» коркардааст. Солҳои 1983-1986 дар Мактаби олии кинематографияи (синамогарии) шаҳри Москва таҳсил намудааст. Чанд муддат дар Киностудияи «Тоҷикфильм» ба сифати фильмнигор (сценарист) фаъолият дошт. Солҳои 1992-2001 сарварии Иттиҳодияи адибони водии Зарафшон ба зиммааш буд.

Соли 1999 ба рӯзномаи «Садои мардум» ба кор гузашт ва то соли 2007 ба сифати ҳабарнигор, мудири шӯъба ифои вазифа намуд. Абдурофей Рабизода нависандай сермаҳсул аст. Асарҳояш бо забонҳои гуногуни олам-англисӣ, испанӣ, арабӣ, японӣ, франсавӣ, булғорӣ, олмонӣ, чинӣ, ҳиндӯ ва забонҳои мардуми собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ тарҷума ва нашр

шуда, сазовори ҷоизаҳои байналмилалӣ, аз ҷумла ду Гран при ва як Ҷоми Лоҷувард гардидаанд.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва Иттифоқи журналистони Тоҷикистон аст.

Бо ордени «Шараф» дараҷаи 2 мукофотонида шудааст.

САДОИ ШАРАФ

ЧУМЪА ҚУВВАТ

13 июня соли 1950 дар ноҳияи Нуробод дар оилаи зиёй таваллуд шудааст. Соли 1971 Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намуда, дар идораи рӯзномаи ноҳиявии «Нури Нуробод» ба фаъолият шурӯъ намудааст. Солҳои 1971-1979 дар вазифаҳои мудири шӯбба, котиби масъул, ҷонишини сармухаррири ин рӯзнома кор кардааст.

Аз соли 1979 то имрӯз сармухаррири рӯзномаи мазкур мебошад. Солҳои 1998-2008 ҳамзамон хабарниго-ри рӯзномаи «Садои мардум» дар водии Рашт буд.

Муаллифи китобҳои «Нони гандум», «Орзу», «Чодари сабза», «Дидор», «Сухан гоҳе бигирад ҷои дору», «Пеш аз субҳ», «Корзори сухан», «Ифтихор», «Ҳамсанги гавҳар», «Ваҳдатистони Раштонзамин» аст. Шеърҳои ў ба китобҳои дарсии мактабҳои миёна дохил шудаанд. Бисёр устодони санъати мамлакат ба ашъори ў оҳанг бастаанд. Чанд шеъ-раш бо оҳангӣ «Шашмақом» низ суруда мешавад.

Намунаи ашъораш дар Москваю Техрон, Минск ва Тошканд ба табъ расидааст. Намоишномаҳои «Ичорако-рони Сабзазор» ва «Оқилу Одил» дар театрҳои ҳалқӣ ба саҳна гузошта шудаанд.

Достони «Пеш аз субҳ» ва «Достони Об»-аш дар бай-ни хонандагон шӯҳрат ёфтаанд.



Бо ордени «Шараф» ва медали «Хизмати шоиста» қадрдонӣ шудааст.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Садоғӯмардӯз

САФАР АЙЮБЗОДАИ МАҲЗУН

7 сентябри соли 1956 дар ноҳияи Шӯрообод таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Факултаи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии педагогии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакии шаҳри Кӯлобро хатм намудааст (1977).

Солҳои 1977-1978 дар мактабҳои миёнаи рақами б-и шаҳри Кӯлоб ва рақами 11-и ноҳияи Вахши вилояти Хатлон ба омӯзгорӣ машғул шудааст.

Сипас, дар вазифаҳои ҳабарнигори рӯзномаи вилояти «Ҳақиқати Қўргонтеппа» (1979-1981), ҳабарнигор, мудири шӯъбаи рӯзномаҳои вилояти «Роҳи ленинӣ», «Хатлон», муҳаррири Кумитаи вилояти телевизион ва радиошуనавонии вилояти собиқ Кӯлоб (1981-1993), роҳбари бахши адабӣ, ҳунарпешаи (актёри) Театри вилояти мазҳакаи мусикии ба номи С. Вализодаи шаҳри Кӯлоб (1993-1997) кор кардааст.

Солҳои 1998-2001 дар нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон –рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати ҳабарнигор фаъолият намудааст.

АЗ соли 2001 инҷониб сардабири мачаллаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон -«Молия ва ҳисобдорӣ» мебошад. Айюбзода шоири ошиқ аст. Чакидаҳои ашъораш, ки дар шакли китобҳои алоҳида бо номҳои «Нафаси



ишқ», «Эй ишқ, начотам дех», «Саду як дарди ишқ», «Сурайёнома», «Гулбазм», «Чоно, падару модарат аз ёд мабар», «Бадехаи ашқ», «Таронаи ишқ» «Муночот», «Давлати ишқ» ва гайра чоп шудаанд, аз ин хусус дарак медиҳанд.

Ба навиштани қисса, очерку ҳикоя, такриз ва асарҳои саҳнавӣ низ майл дорад. Китобҳои ў -«Шарораи шавқ», «Ранчи ишқ ширин аст» ва «Дунёи Мирзоватан» аз ҳамин қабиланд.

Узви Иттифоқи нависандагон ва Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҷии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

КАРИМ ДАВЛАТ

Соли 1951 дар нохияи Ховалинги вилояти Хатлон та-
валлуд шудааст. Баъди хат-
ми мактаби миёна, соли
1967, ба факултети таъриҳ ва
филологияи тоҷики Инсти-
тути давлатии педагогии ба
номи Т.Г.Шевченкои шаҳри
Душанбе доҳил шуда, таҳ-
силро дар факултети фило-
логияи Доғишгоҳи давлатии
шаҳри Кӯлоб давом дода,
онро соли 1972 хатм карда-
аст. Солҳои 1973-1974 дар
сафи Қувваҳои Мусаллаҳи

ИҶШС дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон хизмат кардааст. Соли
1976 ба кори рӯзноманигорӣ гузашт. Тӯли панҷ соли ав-
вал ба сифати ҳодими адабӣ, мудири шӯъба дар рӯзномаи
вилояти «Роҳи ленинӣ»-и вилояти Кӯлоб фаъолият намуд.

Баъди хатми Мактаби олии ҳизбии шаҳри Тошканд, аз
соли 1982 то соли 1994, муҳаррири рӯзномаи «Мубориз»-
и нохияи Восеъ буд. Солҳои 1995-2000 ҳамчун ҳабарниго-
ри маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» - нашрияи Маҷли-
си Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон фаъо-
лият варзид.

Солҳои 2000-2009 ҳабарнигори маҳсус, муовини аввали
Сармуҳарир ва мудири шӯъбаи нашрияи расмии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон «Ҷумҳурият» шуда кор кард. Алҳол муо-
вини роҳбари Дастангоҳи раиси шаҳри Душанбе мебошад.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон (1979) ва Ит-
тифоқи нависандагони Тоҷикистон (1992) мебошад. Аъло-



чи матбуоти Чумхурии Тоҷикистон ва Аълоҳии фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон буда, бо медали «Хизмати шоиста» сарфароз гардонда шудааст.

Карим Давлат ҳамчун журналист ва нависанда байни хонандагон бо китобҳои «Шоми деха» («Адиб», 1991), «Дандони ақл» («Адиб», 1993), «Як лаҳза наҳандед» («Сада», 1998), «Чонфидо» бо ҳаммуаллифии Султон Мирзошоҳ («Шарқи озод», 1999), «Чашмаи фариштаҳо» («Адиб», 2003), «Мехр» («Адиб», 2004), «Агар дар чаҳон набвад омӯзгор» («Шарқи озод», 2005), «Сутуни дил» («Адиб», 2009) маълум буда, ба ҷандин маҷмӯаҳои илмӣ-оммавӣ ва бадеӣ-публитсистӣ муҳарририй кардааст.

Бисёр қиссаву ҳикояҳои адабони ҳориҷӣ, аз чумла А. Платонов, В.Распутин, В.Ворфолемеев ва Н.Думбадзеро аз русӣ тарҷума намудааст. Қисман ҳикояву қиссаҳои ўхам ба забонҳои русию ўзбекӣ тарҷума шудаанд.

ҶҰРАЕВ ФАНИБОЙ (ФАНІ ҶҰРАЗОДА)

9 января соли 1936 дар нохияи Конибодоми вилояти Сүгд дар оилаи коргари рохи охан таваллуд ёфтааст. Маълумоташ олий.

Соли 1961 факултати филологияи тоҷики Ӯниверситети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳозира ДМТ)-ро хатм намудааст.

Солҳои 1961-1968 дар рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» («Ҷавонони Тоҷикистон»), 1968 -1973 «Тоҷикистони советӣ» («Ҷумҳурият»), 1974-1990 маҷаллаи «Коммунисти Тоҷикистон» ва 1991- 1993 «Садои мардум» дар вазифаҳои гуногун кор кардааст. Солҳои 1993-2006 тарҷумон- муҳаррири Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон буд.

Нахустин шеъру ҳикояҳояш солҳои 1955-1957 чоп шудаанд.

Асосан барои кӯдакону наврасон менависад. Ҳаёти рангини бачаҳоро хуб медонад ва онро шавқовару таъсирбахш ба забони оддию ширин тасвир карда, образҳои ҷолиби на-врасон- ворисони арзандай ояндаи ҷомеаи моро оғарида-аст. Ҷасурию мардонагӣ, ватанпрастӣ, некию накӯкорӣ, дӯстию рафоқат, ростқавлӣ, эҳтироми калонсолон, кӯмак ба эҳтиёҷмандон, васфи сифатҳои нек ва мазаммати хислатҳои зишти инсонӣ аз мавзӯъҳои асосии ҳикоя ва қиссаҳои Ҷўра-зода мебошанд.



Асарҳояш ба забонҳои русӣ, ӯзбекӣ ва ғайра тарҷума шудаанд.

Шеъру ҳикоя ва очеркҳои ӯ дар китобҳои дастаҷамъии «Қаламҳои пурумед» (1957), «Чароги ирфон» (1960), «Шафаки субҳ» (1963), «Шӯълаи гулхан» (1967) ва китобҳои дарсии мактаби миёна нашр шудаанд. Китобҳои ҳикоя ва қиссаҳояш «Кулоҳи падар» (1988), «Захми дил», «Қисмат» (2000), «Ҳушӯраки ман, ту кучоӣ?», «Афсонай модаркалонам» (2005), «Бозгашти хотира», «Очаҷон, аз ман маранҷ!» (2006), «Рахсеб» (2008) ва китоби публистикии ӯ «Қатраҳо дарё шаванд» (2001) аз ҷониби нашриётҳои гуногун ба табъ расидаанд.

Асарҳои адибони маъруф Н.Носов, Н.Тихонов, Б.Житков, В.Катаев, Робинранат Такур, Л.Маҳмудов ва дигаронро ба тоҷикӣ гардонидааст.

Бо унвони ифтихории Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, медали «Ветерани меҳнат», Грамотаи фаҳрии Президиуми Совети Олии РСС Тоҷикистон ва дигар мукофотҳо сарфароз гардидааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон (1962) ва узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (2000) мебошад.



МУҚИМ АБДУРАХМОНОВ

Зодаи шаҳри Исфара (соли 1938), хатмкардаи факултаи забонҳои хориҷии Донишкадаи омӯзгории шаҳри Хуҷанд (соли 1961), Мактаби олии ҳизбии шаҳри Тошканд (солҳои 1975-1977), собиқ муҳаррири рӯзномаҳои «Комсомоли Тоҷикистон» (солҳои 1971-1975), «Ҳақиқати Қўргонтиеппа», «Ҳақиқати Ҳатлон», «Навиди Ваҳш» (1975-1990), «Шӯълаи умед» (1990-2000) мебошад.



Вай инчунин дар рӯзномаҳои «Коммунисти Исфара» (1956), «Тоҷикистони советӣ» (1977-1978) кор кардааст. Солҳои 1993-1999 ҳамзамон ҳабарнигори рӯзномаи «Садои мардум» дар вилояти Суғд буд.

Алҳол дар шаҳри Исфара дар ташкилоти ҷамъиятии «Маркази химоя ва ҳамкорӣ» ба сифати танзимгар фаъолият дорад.

Очерку ҳикояҳояш солҳои гуногун дар маҷмӯаҳои дастаҷамъии «Истеъдодҳои ҷавон», «Обу ободӣ», «Поле подвига» (соли 1978, Москва) чоп шудаанд.

Муаллифи китобҳои «Шаҳдрез», «Ситораи модар», «Абри сафед», «Андалебони маҷнунбед», «Дурахши ахтарон», «Чароги афрӯҳта» ва гайра мебошад.

Солҳои 1979-1992 якчанд навбат вакили Маҷлиси вакилони ҳалқи собиқ вилояти Қўргонтиеппа ва раиси ташкилоти вилоятии журналистон интихоб гардидааст.

Дорандай унвони ифтихории «Коркуни хизматнишон-додаи маданияти РСС Тоҷикистон» (соли 1986) буда, на-фақаҳӯри шаҳсии дорои аҳамияти ҷумҳуриявист (аз соли 1998).

Садов, Доранд

ШОХИНБОДОВ НАЧМИДДИН (Ш.МАСРУР)

21 ноябри соли 1952 дар ноҳияи Шугнони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон ба дунё омадааст. Маълумоташ олий. Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро соли 1975 бо иҳтисоси филолог ҳатм намудааст. Солҳои 1975-1976 дар шаҳри Хоруг муаллими мактаби миёна, 1976-1980 мухбири рӯзномаи «Бадаҳшони советӣ» буд. Баъд (соли 1980) ба сифати тарҷумон ва мушовири Созмони ҷавонон ба Ҷумҳурии Афғонистон ба сафари хизматӣ фиристида шуд ва то соли 1983 дар ин вазифа фарзанди намуд. Соли 1984 ўро аз нав ба Ҷумҳурии Афғонистон фиристоданд ва ин дафъа сафари хизматиаш то соли 1988 идома ёфт.

Соли 1991 нахустин рӯзномаи ҳусусӣ- «Фарҳанги Бадаҳшон»-ро таъсис дод, ки то соли 1997 интишор шуд, ҳамзамон сармуҳаррири нашриёти «Помир»-ро низ ба ӯҳда дошт.

Аз соли 1997 то соли 2000 ҳамчун хабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар вилояти Ленинобод (ҳозира вилояти Суғд) ифои вазифа намудааст.

Сипас ба ҳафтавори «Суғд» ба кор гузашт ва то охири соли 2010 дар ин нашрия ба сифати муовини сардабир



фаъолият намуд. Аз моҳи декабри соли 2010 инчониб мувини директори генералии ҶДММ «Чархи гардун» аст.

Ҳикояҳои ҳаҷвии ў ба забонҳои русӣ, ўзбекӣ, литвонӣ, булғорӣ, англисӣ, қирғизӣ, озарӣ ва гайраҳо чоп ва дар сайтҳои Рамблер Юмор, Фишкаган пашш гардидаанд.

Муаллифи китобҳои «Ҳайкали кампир» (1990), «Шоҳи гург» (1997), «Ҷавҳари пок» (1990), «Болҳои заррин» (1998), «Зиндадил» (1999), «Зафарманди дашти зафар» (2001) ва гайра мебошад.

Ҳоло китобҳои наваш, ки аз ҳикояҳои ҳаҷвӣ мураттаб гардидаанд, бо номҳои «Бамбина», «Таронаҳо дар бораи сояи худам», «Бозгашти Хочакамол» дар дасти чопанд.

Асарҳои А.П. Чехов, Петроний Апулей, Вили Брайн Холст, Азиз Несин, Ярослав Гашекро ба тоҷикӣ тарҷума намудааст.

Барандай ҷоизаи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба номи А.Лоҳутӣ ва ҷоизаи Фестивали хунармандони жанри монологи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ мебошад.

Аз рӯи асарҳои Шоҳинбодов театрҳои ҳалқии шаҳри Хоруг, Қўргонтеппа ва Телевизиони Тоҷикистон саҳнаҳои ҳаҷвӣ таҳия намудаанд.

Бо орденҳои «Дӯстӣ», «Шуҷоат», медали «Барои часорат»-и Ҷумҳурии Афғонистон ва Грамотаи Президиуми Совети Олии Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Советии Сотсиалистӣ кадрдорӣ шудааст.

Узви Иттифоқи нависандагон ва журналистони Тоҷикистон.



ДОДОЧОН РАҶАБӢ

12 январи соли 1938 дар шаҳри Хӯҷанд таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 1961 факултати таъриху филологияи тоҷики Институти давлатии педагогии шаҳри Хӯҷанд (ҳоло Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд ба номи академик Бобоҷон Faғurov)-ро хатм намудааст.

Дар вазифаҳои ҳабарнӣ, мудири шӯъба дар рӯзномаҳои «Ҳақиқати Ленинобод», «Комсомоли Тоҷикистон» (1963-1968), муҳаррир, муҳаррири калон ва сармуҳаррири бахши саноат ва соҳтмон, мудири бахши гуфтор оид ба мамолики ҳориҷии Кумитаи давлатии Тоҷикистон оид ба телевизион ва радиошуనавонӣ (1969-1982), котиби маъсули ҳафтномаи «Адабиёт ва санъат» (1982-1990) кор кардааст.

Солҳои 1990-1992 ба сифати ҷонишини Сармуҳаррири рӯзномаи «Садои мардум», 1992-1998 мудири шӯъбаҳои гуногуни Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, 1998-2000 сармуҳаррири рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Ленинобод», 2000-2009 роҳбари дафтари матбуоти Идораи кишоварзии вилояти Суғд фаъолият дошт.

Нафақаҳӯри шаҳсӣ, айни замон ба корҳои эҷодӣ машғул аст.

Китоби ҳикояҳо ва повестҳояш бо номи «Дилсӯз» (1963), «Кулҷаи загора» (1974), «Шабе, ки борон меборид» (1978),



«Модари нав» (1982), «Борон чағона мезад» (1985), «Сари роҳи Каҳқашон» (1988), қиссаҳои адабию таърихиаш - «Осмони хамида» (1998), китобҳои бачагонааш - «Анори дона-дона» (2003), «Ҳофиз ва Сабоҳат» (2004) ва асари дучилда-аш таҳти унвони «Алам» ва «Дар миёни чор дарё» (2007) чоп шудаанд. Қисме аз ин осор бо забонҳои халқҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ тарҷума ва нашр гардидаанд.

Осори П.Мериме, Р.Такур, А.Чехов, А.Ахматова, М.Зо-шенко, И.Шамякин, Ё.Симонайтис ва дигаронро ба забо-ни тоҷикӣ гардондааст.

Бо унвони Корманди хизматнишондодаи маданияти РСС Тоҷикистон (1988), медали «Барои меҳнати шоён» (1998) мукофотонида шудааст.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (1982) ва Иттифоқи журналистони Тоҷикистон (1964) мебошад.

МАРЯМ ЭШОНЧОНОВА (МАРЯМБОНУИ ФАРГОНӢ)

11 ноябри соли 1956 дар нохияи Сӯхи вилояти Фарғонаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ. Соли 1977 факултаи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории шаҳри Самарқанд ба номи С.Айниро ҳатм кардааст. Ҷанд муддат (1977-1984) дар мактаби миёнა ҳамчун омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик фаъолият варзидааст. Охири соли 1984 ба Тоҷикистон омада, ба сифати методисти калони Маркази методии Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ифои вазифа менамояд.



Фаъолияти рӯзноманигориаш аз рӯзномаи навтаъсиси «Паёми Душанбе» ибтидо мегирад. Солҳои 1990-1994 ҳамчун хабарнигор дар рӯзномаи «Садои мардум» фаъолият дошт.

Марямбонуи Фарғонӣ инчунин дар ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», маҷаллаи «Фирӯза», Радиои Ҷумҳурии Исломии Эрон – «Садои Ҳурӯсон» кор кардааст.

Холо муҳаррири шӯъбаи ҳафтаномаи «Омӯзгор» аст. Навиштаҳояш дар панҷ маҷмӯаи қиссаву ҳикояҳо- «Афсонаи тамаддун», «Ҳадиси Риштон», «Ҳуморшикан», «Чаҳор қисса», «Таманно» ва дафтарҳои шеъриаш- «Исой ман шав», «Нури ахтарпораҳо» гирд оварда шудаанд.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва Иттифоқи журналистони Тоҷикистон мебошад.

Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи байналмилалии адабии ба номи Б.Пастернак (Москва, 1995) ва «Нишони сухан» (Душанбе, 2006) аст.



НАСРУЛЛОЕВ ЮСУФ (ЮСУФ НАСРУЛЛО)



Соли 1954 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Ҳатмкардаи шӯъбаи рӯзноманигории факултаи филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (1976).

Фаъолияти меҳнатиашро ба сифати муҳаррири Кумитаи телевизион ва радиошунавонӣ дар вилояти Ленинобод (ҳоло вилояти Суғд) оғоз бахшидааст. Баъд ба телевизиони гайрихукуматии «Темурмалик», ки худи ўяке аз асосгузорони он буд, ба кор гузашт. Юсуф Насрullo ҳамчунин дар вазифаҳои раиси Кумитаи телевизион ва радиошунавонӣ дар вилояти Суғд (1995-1996), ҳабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар ҳамин вилоят ва ҷонишини сармуҳаррири маҷаллаи «Хорпуштак» фаъолият варзидааст.

Айни замон ҳамчун сармуҳаррири ҳафтавори «Заминсоз»-и ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фаъолият дорад.

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (декабри соли 2010) ва узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон аст.



ҚУРБОН МАДАЛИЕВ



20 октябри соли 1951 дар ноҳияи Бохтари вилояти Кӯргонтеппа (вилояти Ҳатлон) ба дунё омада, соли 1975 Университети давлатии Тоҷикистон (ДМТ)-ро хатм кардааст. Аз 3 сентябри соли 1975 то 8 февраляи соли 1982 дар рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» (ҳоло «Ҷавонони Тоҷикистон») ба ҳайси мусаҳҳех, мухбир, мухбири калон, мудири шӯбба адои вазифа намудааст. Сипас, ўро ба идораи рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» (ҳоло «Ҷумҳурият») ба кор даъват намуданд. Вай дар ин нашрия аз 8 апрели соли 1982 то 1 апрели соли 1991 ҳамчун мухбири маҳсус, муовини котиби масъул кор кард. Аз 1 апрели соли 1991 ба рӯзномаи «Садои мардум» ба кор гузашт ва то 30 январи соли 2006 ҳамчун шорех, котиби масъул, муовини Сармуҳаррир фаъолият намуд.

30 январи соли 2006 муовини аввали Сармуҳаррири рӯзномаи «Ҷумҳурият» таъин шуд ва то моҳи июли соли 2011 дар ин вазифа кор кард. Ҳоло ба сифати хабарнигор дар ҳамин идора фаъолият дорад.

Чакидаҳои хомааш дар бисёр маҷмӯаҳо, аз қабили «Парасту», «Лолаҳои кӯҳсор», «Пайки истиқлол», «Оинаи миллат», «Маром ва мақоми намоянда», «Дар коргоҳи қонун» ба табъ расидаанд. Муштариён тавассути тарҷумаҳояш бо ҳаёти сад нафар инсони бузургтарини таърихи башар, ба

монанди Буддо, Конфутсий, Бисмарк, Тсин Ши Хуандӣ, Бах, Мотсарт, Нефертитӣ, Сафо, Клеопатра, Мурасаки Шикибу, Жорҷ Санд, Камилла Клодел ва дигарон, ки дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» ба табъ расидаанд, шинос гаштанд. Ин тарҷумаҳо ба Фонди тиллоии радиои Тоҷикистон низ ворид шудаанд.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Садоънӣ

БОБОШОЕВ МАҲМАДШАРИФ САНГИНМУРОДОВИЧ



20 апрели соли 1961 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Қўрғонтеппа (ҳоло вилояти Ҳатлон) ба дунё омадааст. Маълумоташ олий. Соли 1982 Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро бо ихтиоси рӯзноманигор хатм намудааст. Фаъолияти меҳнатиашро соли 1982 ба сифати хабарнигори рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» («Ҷумҳурият») оғоз бахшида,

то соли 1989 дар ин вазифа кор кардааст. Минбаъд дар вазифаҳои тарҷумони Бюрои тарҷумонии ООҚС назди КБД ИҶШС (1989-1991), шорех, мудири шӯъбаи рӯзномаи «Садои мардум» (1991-1999), мухаррири маҷаллаи «Ахбори Бонки миллии Тоҷикистон» (1999-2002), муовини аввали Сармуҳаррири рӯзномаи «Садои мардум» (1999-2002), Сармуҳаррири рӯзномаи «Минбари ҳалқ» (2002-2004), сармуҳаррири рӯзномаи «Радиф-инфо»-и Вазорати алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (2004-2005), директори генералии ЧСП «М-Теко» (2005-2006) фаъолият намудааст.

Аз моҳи декабри соли 2006 то моҳи сентябрь соли 2011 сармуҳаррири ҳафтаномаи «Омӯзгор» буд.

Барандай ҷоизаи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба номи А.Лоҳутӣ, Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҳии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

ХУШВАХТ НАЗАРОВ

22 феврали соли 1945 дар нохияи Кўйбишев (ҳозира нохияи Абдураҳмони Ҷомӣ) таваллуд шудааст. Баъди хатми мактаби миёна (1962) сарпионервожатии мактаби ҳаштсолаи ба номи А.Навоии ҳамин нохия (1962-1963) шуда кор кардааст. Соли дуюми донишҷӯй дар Институти давлатии педагогии ба номи Т.Г.Шевченко (ҳоло Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ) ўро барои хизмат ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ даъват кардаанд. Баъди адои хизмат таҳсилро дар донишгоҳи мазкур идома дода, онро соли 1970 ба итмол расондааст.



Солҳои 1970-1973 муаллими фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби миёна дар нохияи Кўйбишев буд. Соли 1973 ба рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» ба кор гузашт ва то соли 1978 дар ин идора дар вазифаҳои мусаҳҳех, муҳаррири техникӣ, муҳбири калон, муовини котиби масъул фаъолият намуд. Баъдан ҳамчун муовини котиби масъули мачаллаи «Агитатори Тоҷикистон» (1978-1981), муҳбири рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» дертар «Ҷумҳурият» (1981-1992), котиби масъули рӯзномаи «Навиди бозоргон» (1992) ифои вазифа кардааст.

Соли 1992 ба рӯзномаи «Садои мардум» ба кор даъ-

ват шуд ва то ба нафақа баромаданаш (2008) дар ин идора ба сифати муовини котиби масъул (1992-1997), котиби масъул (1997-2008) кор кард.

29 августи соли 2008 бо Фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон бо медали «Ҳизмати шоиста» қадрдонӣ шудааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии матбуоти Чумхурии Тоҷикистон аст.

Садоғӯмардӯм

ШАРИФЗОДА ҚИРОНШОХ (АРДАШЕРИ АЮБЗОДА)



10 январи соли 1958 дар нохияи Фориши вилояти Сирдарёи Ҷумҳурии ӹзбекистон дар оилаи хизматчӣ таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ. Соли 1980 факултaiи филологияи Университети давлатии Тоҷикистон (ДМТ) ба номи В.И.Ленинро бо ихтиносси филолог-журналист ҳатм намудааст. Фаъолияти меҳнатиаш аз моҳи октябрri соли 1980 дар рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» ба сифати муҳбири шӯъбаи

мактабҳои миёна ва олӣ оғоз ёфтааст. Солҳои 1982-1983 ҳамчун тарҷумони ҳайати мушовирони Созмони ҷавонони ИҶСС (СССР) дар Ҷумҳурии Афғонистон дар сафари хизматӣ буд. Баъди бозгашт аз сафари хизматӣ корро дар идораи рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» (ҳоло «Ҕавонони Тоҷикистон») ба сифати мудири шӯъбаи маъnaviёт то соли 1990 идома бахшид. Моҳи ноябрri соли 1990 ба рӯзномаи навтаъиси «Садои мардум» ба кор гузашт ва то соли 1996 дар вазифaiи муҳаррири шӯъбаи иҷtimoiёт faъoliyat namud.

Аз моҳи сентябрri соли 1996 инҷониб дар кафедраи матбуоти факултaiи журналистика ва тарҷумонии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ҳоло ДМТ) дар вазифaiи муаллими kalon kor karда истодааст.

Таи солҳои 1996-2008 ҳамзамон ба тариқи шартномавӣ

дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» вазифаи шорекро ичро менамуд.

Қ.Шарифзода дар як вақт роҳбарии ташкилоти ҷамъиятии «Журналист» ва сармуҳарририи ҳафтаномаи «Ҷомеа»-ро бар дӯш дорад.

Барандай ҷоизаи Иттилоқи журналистои Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, ҷоизаи байналхалқии «Озодии сухан» мебошад.

Узви Иттилоқи журналистои Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

АЛИЗОДА ҲУРИНИСО ЮСУФӢ



4 марта соли 1957 дар нохияи Мир Сайд Алии Ҳамадонии собиқ вилояти Кӯлоб (вилояти Хатлон) таваллуд шудааст. Мълумоташ олӣ. Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (ДМТ)-ро бо ихтисоси филолог хатм намудааст. Чанд муддат (1979-1986) ба сифати омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик дар мактаби миёнаи рақами 29-и нохияи Фарҳор ба шогирдон дарс додааст.

Солҳои 1986-1988 ба си-

фати хабарнигори рӯзномаи вилоятии «Роҳи ленинӣ», 1988-1991-ровии радиои нохиявии нохияи Москва фаъолият варзидааст. Баъдан дар вазифаҳои муаллимаи мактаби миёнаи рақами 54, мудири шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии нохияи Москва (1991-1995), мудири шӯъбаи рӯзномаи «Ҳақиқати Ҳовалинг», муаллимаи забони форсии мактаби миёнаи рақами 2 нохияи Ҳовалинг кор кардааст.

Аз соли 1997 то соли 2006 дар вазифаҳои хабарнигор, муҳаррири шӯъба дар нашрияи Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон -рӯзномаи «Садои мардум» ифои вазифа намуд. Муддати чор моҳ (май-августи соли 2006) муҳаррири шӯъбаи таҳлил ва тадқиқоти журналистии рӯзномаи «Ҷумҳурият» буд.

Аз моҳи сентябрь соли 2006 инчониб Сармуҳаррири ма-
ҷаллаи «Бонувони Тоҷикистон» мебошад.

Бо медали ҷаҳонӣ «20-солагии Истиқлолияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон» мукофотонида шудааст (2011).

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии
матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи Итти-
фоқи журналистони Тоҷикистон ба номи Абулқосим Ло-
хутӣ мебошад.

Садоън маддӯм

АЛИХОН ЗАРИФӢ

2 майи соли 1958 дар нохияи Шӯроободи собиқ вилояти Кӯлоб (вилояти Хатлон) дар оилаи дехқон ба дунё омадааст. Соли 1980, баъд аз хатми факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб, чанд муддат дар нохияи Нуробод ва Шӯрообод омӯзгорӣ кардааст. Оғози фаъолияти рӯзноманигориаш ба соли 1982 рост меояд. Дар рӯзномаҳои «Субҳи меҳнат»-и нохияи Мӯъминобод ва «Насими Терай»-и нохияи Шӯрообод дар вазифаҳои муҳбир ва муовини сармуҳаррир ифои вазифа намудааст.

Аз соли 2003 то соли 2009 ҳабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон буд.

Муаллифи китобҳои «Насими Терай» (1994), «Ҳамошёни уқобон» (2003), «Дар пайроҳаи ошно» (2006) ва «Марзи садоқат» (2007) мебошад.

Айни замон дар Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҳии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.



РАСУЛОВА ХАЙРИНИСО АТОЕВНА (ХАЙРИНИСОИ РАСУЛИ)

24 январи соли 1956 дар шаҳри Панҷакент дар оилаи зиёй ба дунё омадааст. Маълумоташ олий.

Соли 1973 факултаи филологияи Донишгоҳи давлатии Самарқандро бо дипломи аъло хатм кардааст.

Солҳои 1978-1983 ба сифати омӯзгори педагогика ва психологияи Омӯзишгоҳи педагогӣ ва методисти Осорхонаи таърихию кишваршиносии шаҳри Панҷакент фаъолият намуда, ҳамзамон машваратчии ҳалқии суди шаҳр интихоб шудааст.

Соли 1983 ба шаҳри Душанбе омада, дар Раёсати ҳочагии коммуналию манзилии Вазорати соҳтмони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати муҳосиб фаъолияташро идома бахшидааст. Ибтидои соли 1987 пурра ба кори рӯзноманигорӣ гузашт.

Аввал дар рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон», дар шӯъбаҳои мактабҳои миёна ва олий, маънавиёт ва номаҳо, чун хабарнигор ва муҳаррири шӯъба кор кард. Баъд ба рӯзномаи «Садои мардум» даъват шуд ва аз моҳи сентябри соли 1994 то моҳи октябрини соли 2005 дар шӯъбаҳои маънавиёт, номаҳо, ҳуқуқ ва иқтисодиёту иҷтимоӣёт ҳамчун хабарнигор, сипас муҳаррири шӯъба ифои вазифа намуд.

Солҳои 2005-2011 сармутхассиси шӯъбаи фарҳангӣ иҷтимоӣёти рӯзномаи «Ҷумҳурият» буд. Моҳи июни соли



2011 муовини Сармуҳаррири рӯзномаи «Ҷумҳурият» таъин шуд.


Бо медали «Хизмати шоиста» сарфароз гардидааст.

Аълоции маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аълоции матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоции фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.

Садоъмардум

БОБОКАЛОНОВ САФАРАЛӢ ШАРИФОВИЧ (САФАРАЛӢ БОБОКАЛОНОВ)



4 январи соли 1961 дар ноҳияи Куйбишев (ҳозира ноҳияи Ҳурросон)-и вилояти собиқ Қўргонтеппа (вилояти Ҳатлони имрӯза) таваллуд шудааст. Маълумоташ ойл. Соли 1987 факултати филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.-Ленин (ДМТ)-ро ҳатм намудааст. Чанд муддат (1978-1979) коргари совхози «60-солагии Октябр»-и ноҳияи Куйбишев буд. Сољои 1979-1981 дар сафи

Қувваҳои Мусаллаҳи Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Советии Сотсиалистӣ хизмат кардааст. Ҷанговари интернатсионалист аст. Ба сифати афсари Қувваҳои Мусаллаҳи собиқ Шӯравӣ дар Афғонистон ифои вазифа намудааст (1987-1990). Таи солҳои 1990-1991 ба сифати муаллими мактаби миёна фаъолият дошт.

Аз соли 1991 то соли 2003 дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» ҳамчун мусахҳех, баъд ҳабарнигор ва шорех кор кардааст.

Солҳои 2003-2011 ёвари муовини Раиси Мачлиси миллии Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон буд.

Аз моҳи майи соли 2011 инҷониб дар вазифаи сармухассиси Шӯъбаи тарҷума, таҳрир ва нашри Дастигоҳи

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кор карда истодааст.

Бо Грамотаи фахрии Президиуми Совети Олии ИҶШС (СССР) мукофотонида шудааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Садоън маддум

АҲМАДОВ АБДУМУДАССИР МУТАВАКИЛОВИЧ (АҲМАДЗОДА)

6 январи соли 1954 дар ноҳияи Панҷакент таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Факултати филологияи тоҷик (шӯъбаи журналистика)-и Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм кардааст. Ҷанд муддат ба сифати котиби масъули Ҷамъияти «Китобдӯстон»-и ноҳияи Панҷакент, сардори штаби мудофиаи гражданий ва Нозирӣ назорати ҳалқии совхози боғу токпарварии «Навобод»-и ҳамин ноҳия (1980-1984) фаъолият намудааст.

Соли 1984 ўро ба сифати тарҷумони ҳарбӣ ба Афғонистон фиристоданд. Пас аз бозгашт (1986) ба вазифаи пештарааш дар совхози боғу токпарварии «Навобод» барқарор карда шуд ва то соли 1989 кор кард.

Солҳои 1989-1991 муҳаррири шӯъбаи адабии Радиои Тоҷикистон, 2000-2003 ҳабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар вилояти Суғд буд.

Аз соли 2003 то ба имрӯз муовини сармуҳаррири ҳафтномаи «Тоҷикистон» аст.

Бо ордени «Ситораи сурҳ» мукофотонида шудааст. Рутбаи ҳарбии майор (мустарьфӣ) дорад.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҷии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.



ҲАҚБЕРДИЕВ УМРИҚУЛ



15 июля соли 1934 дар ноҳия Панҷакенти вилояти Суғд таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 1956 фалктаи таъриху филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст. Дар вазифаҳои ходими адабӣ, мудири шӯъбаи адабиёт ва санъат, мудири шӯъбаи ҳочагии қишлоқ ва саноати маҷаллаи «Занони Тоҷикистон» (1956-1961, 1966-1968), Сармуҳар-

рири Сарредаксия Энсиклопедияи Советии Тоҷик (1972-1974), ходими калони адабӣ, мудири шӯъбаи тарғиботи маҷаллаи «Коммунист Таджикистана» (1974-1978), ходими илмии бахши тарҷумонии Институти таърихи назди КМ ПК Тоҷикистон (1984-1990) кор кардааст.

Солҳои 1990-1993 ба сифати муҳаррири шӯъбаи иқти-
садиёт ва иҷтимоиёт дар идораи рӯзномаи «Садои мардум»
фаъолият дошт. Соли 1993 ўро ба сифати сармуҳаассиси
Шӯъбаи тарҷума ва нашри санадҳои Мудирияти корҳои
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор даъват наму-
данд. Аз соли 1994 то охирин лаҳзаи ҳаёташ муовини мудири
Шӯъбаи тарҷума ва нашри санадҳои Мудирияти корҳои
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон шуда кор мекард.
Ба таври фочиавӣ дар садамаи автомобилий ҳалок гардида-
аст.

Се навбат (солҳои 1961-1966, 1968-1972, 1978-1983) бо

сафари хизматӣ ба хориҷи кишвар –Афғонистон ба сифа-
ти тарҷумони гурӯҳи мутахассисони Иттифоқи Ҷумҳу-
риҳои Советии Сотсиалистӣ оид ба ҷустуҷӯи нефт фири-
стода шудааст.

Бо Укази Президиуми Совети Олии ИҶШС (СССР) бо
медалҳои «Барои меҳнати шоиста» (1970), «Ветерани меҳ-
нат» (1988) ва бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон бо унвони фаҳрии «Корманди шоистаи маданияти То-
ҷикистон» (1996) мукофотонида шудааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон (аз соли 1959)
буд.

РАСУЛОВ ФАФУР (ФАФУРИ ИСКОДАРӢ)



11 октябри соли 1953 дар ноҳияи Айни вилояти Суғд таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ. Соли 1977 факултати забонҳои шарқӣ Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм кардааст. Дар давраи таҳсил дар мактаби олӣ ба сифати тарҷумон ба Ҷумҳурии Исломии Эрон фиристода шуд ва ду сол дар Корхонаи металлургии Исфаҳон кор кард.

Дар рӯзномаи шаҳрии «Коммунисти Қўргонтеппа», рӯзномаҳои вилоятини «Ҳақиқати Қўргонтеппа» ва «Ҳақиқати Хатлон» ба сифати муҳбир, муҳбира калон, мудири шӯъбаи иқтисодиёт фаъолият намудааст. Соли 1983 ба хизмати ҳарбӣ даъват шуд. Солҳои 1984-1986 дар Ҷумҳурии Демократии Афғонистон дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи ИҶШС (СССР) вазифаи тарҷумониро адо мекард.

Солҳои 1989-1994 мудири шӯъбаи иқтисодиёти рӯзномаи «Паёми Душанбе», 1994-1995 муҳаррири шӯъбаи иттилоот ва шабакаи муҳбирони маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» буд.

АЗ соли 1995 инҷониб дар Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазифаҳои гуногун кор карда истодааст.

Номзади илмҳои иқтисод. Дар Дошишгоҳи славянини

Россияву Тоҷикистон ва Донишгоҳи техники Тоҷикистон ба номи М.Осимӣ аз фанҳои «Сармоягузорӣ», «Маркетинги байналмилаӣ», «Менечменти байналмилаӣ» ва «Биржашои молию молиявии байналхалқӣ» дарс медиҳад.

Бо медали «Барои хизматҳои ҷангӣ», Грамотаи фахрии Президиуми Совети Олии ИҶШС ва медалҳои Афғонистон мукофотонида шудааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Садиқ Ҷабборов

СОЛЕҲБОЙ ДАДАБОЕВ (СОЛЕҲИ ЗАРИФЗОД)



7 марта соли 1951 дар шаҳри Хучанди вилояти Ленинобод (ҳозира вилояти Суғд) ба дунё омадааст. Маълумоташ олий. Факултати забон ва адабиёти тоҷики Институти давлатии педагогии шаҳри Хучанд ба номи Киров (алҳол Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров)-ро хатм намудааст.

Баъди чанд муддати фаъолият дар мактаби деҳаи ноҳияшон Солеҳи Зарифзодро барои кор ба сифати муҳбир ба идораи рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Ленинобод» (ҳозира «Ҳақиқати Суғд») ба кор даъват намуданд ва ўсолҳои зиёд дар ин идора фаъолияти турсамар дошт.

Солҳои 1991-1993 ҳабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар вилояти Суғд буд.

Холо муовини сармуҳаррири рӯзномаи «Ҳақиқати Суғд» аст.
Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.




УМАРОВ ОБИД (ОБИД УМАР)

5 декабри соли 1935 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Баъди хатми мактаби миёнаи нопурра (мактаби ҳафтсола) бинобар вазнин будани шароити зиндагиашон таҳсилро дар мактаби шабонаи коргарҷавонон идома дода, соҳиби маълумоти миёна гардид. Чанд вақт ба сифати ёвари мусахҳех дар Комбинати полиграфии шаҳри Душанбе (ҳоло матбааи №1) фаъолият намудааст.

Солҳои 1955-1959 дар Флоти ҳарбии баҳрии Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Советии Сотсиалистӣ хизмат кард. Баъди бозгашт (солҳои 1959-1966) дар рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» («Ҷавонони Тоҷикистон») аввал ба сифати мусахҳех, баъд ҳамчун ходими адабӣ кор кардааст.

Тӯли 18 сол (1972-1990) корманди радиои Тоҷикистони Кумитаи телевизион ва радиошунавонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буд.

Аз соли 1990 то соли 1996 (вақти ба нафақа баромада-наш) дар «Садои мардум» ба сифати хабарнигор фаъолият дошт.



МАҚСУДИ ҲУСАЙН (1954-2000)

28 феврали соли 1954 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Ленинобод (ҳозира вилояти Суғд) таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Бахши журналистикаи факултаи филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро соли 1976 хатм намудааст. Ҳанӯз дар давраи мактабхониаш навиштаҳоӣ ў дар рӯзномаҳои «Пионери Тоҷикистон», «Комсомоли Тоҷикистон», маҷаллаи «Машъял» ба табъ мерасиданд.

Солҳои зиёде дар рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» ба сифати муҳбир фаъолият намуда, малакаи касбии хешро тақвият бахшидааст.

Соли 1991 ба рӯзномаи «Садои мардум» -нашрияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳоло Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба кор даъват шуд ва то соли 1996 дар ин идора ба сифати ҳабарнигор ифои вазифа намуд. Солҳои 1996-2000 дар ҳафтномаҳои «Ҳафтгунҷ», «Сомон» ва «Чархи гардун» кор кардааст.

10 ноябри соли 2000 дар шаҳри Душанбе фавтидааст.

Барандай Ҷоизаи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълоҷии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.



МЕҲРИНИСО ШАМСИДДИНОВА



14 апрели соли 1957 дар ноҳияи Ёвон таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Факултати филологияни тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст. Тӯли 10 сол дар рӯзномаи ноҳиявии «Коммунисти Ёвон» ҳамчун ҳодими адабӣ, баъдан мудири шӯъба ва котиби масъул фаъолият варзидааст. Солҳои 1986-1990 депутати Шӯрои вакилони ҳалқи ноҳия буд.

Солҳои 1990-1997 ба сифати муҳбир, баъд мудири шӯъбаи ҷамъияти-сиёсии рӯзномаи «Паёми Душанбе» фаъолият дошт.

Аз 2 майи соли 1997 то 2 майи соли 2000 ҳамчун ҳабарнигор дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» кор кардааст. Ҳоло хонашин аст.

Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.



ЧУМЪАЕВ НҮЙМОНЖОН НИЗОМОВИЧ (НҮЙМОН НИЗОМИЙ)



З августи соли 1960 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Маълумоташ олий. Факултати филологияи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст. Фаъолияти меҳнатиашро ба сифати муҳаррири Идораи гуфторҳо барои ҷавонони радиои Тоҷикистони Кумитаи телевизион ва радиошунавонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (1985) оғоз намуда, дертар (1992-1993), вазифаи сармухарририи ҳамин идораро ба ўҳда дошт. Баъди соли 1993 дар студияи телевизиони «Сомониён», рӯзномаҳои «Ҷавонони Тоҷикистон», «Ҷарҳи гардун» вазифаҳои гуногунро иҷро кардааст.

Солҳои 2006-2007 ба сифати хабарнигор дар рӯзномаи «Садои мардум» фаъолият дошт. Айни замон дар хафтномаи «Муҳаббат ва оила» кор мекунад.

Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.



АСОМЕТДИНОВ ТОҲИР (ТОҲИРИ АСОМИДДИН) (1954-2009)



20 марта соли 1954 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Ҳатлон та-
валлуд шудааст. Маълумо-
таш ой. Соли 1976 шӯъбаи журналистикаи факултаи
филологияи тоҷики Универ-
ситети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин
(ДМТ)-ро хатм намудааст.

Фаъолияти меҳнатиаш ҳамчун рӯзноманигор (1976-
1979) аз рӯзномаи «Тоҷики-
стони советӣ» (ҳозира
«Ҷумҳурият») оғоз ёфтааст.

Баъдан (солҳои 1979-1995) ҳамчун хабарнигор, мудири шӯъба, ҷонишини мухаррири рӯзномаи вилоятии «Ҳатлон»
фаъолият дошт.

Солҳои 1995-1997 ба сифати хабарнигори маҳсуси рӯзно-
маи «Садои мардум» дар вилояти Ҳатлон ифои вазифа
намуд.

Аз соли 1997 то соли 2004 роҳбари Маркази иттилоо-
ти Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон дар вилояти Ҳатлон ва аз соли 2004 то
охири умраш (2009) мудири шӯъбаи кадрҳои Ҳадамоти
гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин
вилоят буд.

Узви Иттилоои журналистони Тоҷикистон.

ХАМДАМОВ ШАРИФ



18 майи соли 1954 ба дунё омадааст. Маълумоташ олий. Соли 1976 факултати филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст. Аз соли 1976 то соли 1980 дар нашриёти «Маориф» ба сифати муҳаррир ва муҳаррири калон кор кардааст. Соли 1984 факултати журналистикаи Донишгоҳи давлатии шаҳри Москва ба номи М.Ломоносовро хатм намудааст. Аз соли 1984

то соли 1986 дар маҷаллаи «Коммунисти Тоҷикистон» ба сифати муҳаррири илмӣ иҷрои вазифа намудааст. Солҳои 1986-1990 шорехи рӯзномаи «Омӯзгор» буд. Соли 1990 ибтидо ба сифати котиби масъул ва баъдан ҷонишини сармуҳаррири рӯзномаи «Садои мардум» фаъолият дошт. Ҷанд муддат (1993-1996) сардори дафтари матбуоти Кумитаи давлатии гумрук шуда кор кардааст. Аз соли 1996 сармуҳаррири ҳафтномаи «Тоҷикистон» аст. Муассиси ҶДММ «Оила».

Узви Иттифоқи журналистони Ҷумҳурии Тоҷикистон.



ПАЙШАНБИЕВ МУХИДДИН ШОХИНБОДОВИЧ



14 майи соли 1964 дар ноҳияи Шуғнони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон ҷашм ба олами ҳастӣ қушодааст. Маълумоташ олӣ. Соли 1990 факултати филологияи тоҷикии Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро ҳатм намудааст.

Дар вазифаҳои муҳбири рӯзномаи «Паёми Душанбе» (1990), ҳабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар Вилояти Мухтори Кӯҳи-

стони Бадаҳшон (1994-1998), муовини сардори Раёсати фарҳангии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон (1998-2001), муовини мудири шӯъбаи иҷтимоӣ-фарҳангии дастгоҳи раиси ҳамин вилоят (2001-2002), муовини аввали раиси ноҳияи Шуғнон (2002-2005), мудири шӯъбаи иҷтимоӣ-фарҳангии дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон (2005-2007) кор кардааст.

Аз моҳи апрели соли 2007 инҷониб вазифаи сардори Раёсати фарҳангии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшонро ба ўҳда дорад.

Бо медали ҷаҳонӣ «20-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қадрдонӣ шудааст.

Узви Иттифоқи журналистони Ҷумҳурии Тоҷикистон.

СҮҲРОБШОҲИ ФАРРУХШОҲ



Соли 1969 дар ноҳияи Кӯлоб ба дунё омадааст. Маълумоташ олий. Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро бо ихтисоси ҳунарпешаи кино ва театр хатм намудааст. Ҳамчун корманди телевизиони Кӯлоб, ҳабарнигори музофотии рӯзномаи «Азия-Плюс», сармухаррири Маркази иттилоотии «Хатлон-Пресс» ва сардори Ҳадамоти матбуотии Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб фаъолият варзидааст.

Солҳои 2006-2008 ба сифати ҳабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ифои вазифа намудааст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.



АҚНАЗАРОВ ИМОМНАЗАР (ИМОМНАЗАРИ ҲАҚНАЗАР)



3 августи соли 1956 дар ноҳияи Рӯшони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон таваллуд шудааст. Маълумоташ олий.

Соли 1979 Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро бо ихтисоси журналист ва соли 1992 бо ихтисоси иқти-садшинос хатм намудааст.

Дар вазифаҳои зиёде, аз қабили корманди масъули Созмони ҷавонони шаҳри Хоруг (1979-1980), тарҷумони гурӯҳи мутахассисони

Шӯравӣ дар Ҷумҳурии Демократии Афғонистон (1980-1985), мудири шӯъбаи Созмони ҷавонони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон (1986-1999) ва гайра фаъолият намудааст.

Аз соли 1990 то соли 1993 муҳбири маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум»-нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон буд.

Айни замон роҳбарии Ҷамъияти кӯшодаи «Марказ оид ба тараққиёти соҳибкорӣ»-ро ба ӯҳда дорад.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.



САИДОВ ШАВКАТ НОРҚУЗИЕВИЧ



16 марта соли 1970 дар ноҳияи Истаравшан таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 1993 факултai журналистикаи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон ва соли 2005 факултai ҳуқуқшиносии донишгоҳи номбурда-ро хатм кардааст.

Солҳои 1993-1995 ҳамчун корманди Пажӯҳишгоҳи иқтисоди ҷаҳонӣ ва муносибатҳои байналхалқии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон (сиёсатшинос) фаъолият намуда-аст.

Минбаъд дар вазифаҳои судиҷроҷии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе (1997-1998), корманди Пажӯҳишгоҳи иқтисоди ҷаҳонӣ ва муносибатҳои байналхалқии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини Сармуҳаррири маҷаллаи «Шоҳроҳи Ваҳдат» (1998-1999), котиби масъули рӯзномаи «Паёми Душанбе» (1999-2002), котиби матбуотии Раиси шаҳри Душанбе (2002-2004) кор кардааст.

Аз соли 2004 инҷониб ёвари Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба робита бо воси-таҳои аҳбори омма ва созмонҳои ғайридавлатӣ мебошад.

Ҳамзамон аз моҳи августи соли 2007 то моҳи майи соли 2008 ба сифати ҳабарнигори рӯзномаи «Садои мардум» бо тариқи шартномавӣ ифои вазифа намудааст.

Сольои 2000 ва 2010 вакили Маҷлиси вакилони ҳалқи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе интихоб гардидааст.

МАРДОНИ МУҲАММАД

Моҳи сентябри соли 1957 дар шаҳри Ҷарқурғони Ҷумҳурии Ӯзбекистон таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ. Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро бо ихтисоси журналист хатм намудааст. Фаъолияти кориашро дар рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» (ҳоло «Ҷавонони Тоҷикистон») ба сифати муҳбир оғоз кардааст.

Солҳои 1982-1984 ҳамчун тарҷумони Созмони ҷавонони Иттиҳоди Шӯравӣ дар Афғонистон фаъолият дошт. Ҷанд муддат мудири бахши адабии Театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Ҷӯҳарӣ Воҳидов низ буд.

Баъд (соли 1991) ба рӯзномаи «Садои мардум»-нашрияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба сифати ҳабарнигор ба кор гузаштва то соли 1993 кор кард.

Соли 1994 дар курсҳои кӯтоҳмуддати Донишгоҳи Лондон таҳсил карда, дар мавзӯи «Вазъи расонаҳои ҳабарӣ дар Тоҷикистон» рисолаи дипломӣ ҳимоя намудааст.

Аз моҳи майи соли 1994 то ба ҳол ҳабарнигори бахши форсии радиои BBC (Би-би-си) дар Тоҷикистон мебошад.

Узви Иттилоқи журналистони Тоҷикистон.



ҚОСИМОВ ГРЕЗ ҖҰРАХОНОВИЧ



13 декабри соли 1960 дар ноҳияи Вахши собиқ вилояти Қўргонтеппа (ҳозира вилояти Хатлон) таваллуд шудааст. Маълумоташ оли. Филиали Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко дар шаҳри Қўргонтеппа бо ихтисоси муаллими забон ва адабиёти рус, методист оид ба корҳои тарбияйӣ ва факултаи ҳуқуқи Донишгоҳи славянини Россияву Тоҷикистонро хатм намудааст. Дар вазифаҳои муаллими мактаби миёнаи №11-и ноҳияи Вахш (1983-1986), баҳисобиграндаи шӯъбаи мактубҳои идораи рӯзномаи вилоятияи «Ҳақиқати Қўргонтеппа» (1986-1989), мухбир, мудири шӯъбаи ҳоҷагии қишлоқи рӯзномаи «Вахш»-и ноҳияи Вахш (1989-1990), мухбири рӯзномаи вилоятияи «Навиди Вахш» (1990-1993), мухбири рӯзномаи вилоятияи «Хатлон» (1993), мухаррири телевизиони вилоятияи Хатлон (1993-1995) ва ҳамзамон хабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар вилоятияи Хатлон (1994-1995), мудири шӯъбаи сиёsat ва фарҳангӣ Иттифоқи чавонон, муовини раиси Иттифоқи чавонони Тоҷикистон дар вилоятияи Хатлон (1995), мудири сектори шӯъбаи маънавиёти дастгоҳи раиси шаҳри Қўргонтеппа (1995-1996), мудири шӯъбаи ташкилий ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳри Қўргонтеппа (1996-

б) миёнаи №11-и ноҳияи Вахш (1983-1986), баҳисобиграндаи шӯъбаи мактубҳои идораи рӯзномаи вилоятияи «Ҳақиқати Қўргонтеппа» (1986-1989), мухбир, мудири шӯъбаи ҳоҷагии қишлоқи рӯзномаи «Вахш»-и ноҳияи Вахш (1989-1990), мухбири рӯзномаи вилоятияи «Навиди Вахш» (1990-1993), мухбири рӯзномаи вилоятияи «Хатлон» (1993), мухаррири телевизиони вилоятияи Хатлон (1993-1995) ва ҳамзамон хабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар вилоятияи Хатлон (1994-1995), мудири шӯъбаи сиёsat ва фарҳангӣ Иттифоқи чавонон, муовини раиси Иттифоқи чавонони Тоҷикистон дар вилоятияи Хатлон (1995), мудири сектори шӯъбаи маънавиёти дастгоҳи раиси шаҳри Қўргонтеппа (1995-1996), мудири шӯъбаи ташкилий ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳри Қўргонтеппа (1996-

1997), мудири шўъбаи кор бо чавонони шахри Қўргонтеппа (1997-1998), сармутахассиси шўъбаи сиёсати чавонони Идораи сиёсати иҷтимоии Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (1998-2001), сармутахассиси шўъба оид ба масъалаҳои чавонон, спорт ва туризми Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (2001-2002), муовини мудири шўъбаи ташкилии Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (2002-2004) ва мушовири Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сиёсати кадрҳо (2004-2010) кор кардааст.

Аз моҳи феврали соли 2010 ба сифати муовини сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад.

Бо медали ҷашни «20-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мукофотонида шудааст.



ИСМОИЛОВ ТЕМУР ДОФИЕВИЧ



16 июли соли 1963 дар ноҳияи Ванзи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дидо ба олами ҳастӣ кушодааст. Маълумоташ олий.

Соли 1986 факултати забонҳои шарқӣ Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро бо ихтисоси филолог-муаллими забон ва адабиёти пушту хатм намудааст. Ҳангоми таҳсил дар университет (соли 1983) бо роҳҳати Вазорати мудофиаи Иттифоқи

Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ (СССР) ўро барои таҷрибаомӯзӣ ба Афғонистон фиристоданд. Пас аз хатми университет (соли 1986) ўро дубора ба Афғонистон (ин дафъа ба сифати тарҷумони ҳарбӣ) равон карданд. Баъди бозгашт аз сафари дусолаи хизматӣ (1988) ба рӯзномаи «Пионери Тоҷикистон» ба сифати мусаҳхех ба кор қабул шуд ва то соли 1990 дар ин идора фаъолият намуд.

Соли 1990, чанд моҳ, муҳбири рӯзномаи «Паёми Душанбе» низ буд. Солҳои 1990-1992 хабарнигори рӯзномаи «Садои мардум» шуда кор кард.

Минбаъд дар ширкатҳо (корхонаҳо)-и гуногуни ҷумҳурӣ (1993-1998), шӯъбаи тарҷума ва нашри Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳамчун сармутахассис (1998-2003) ифои вазифа намудааст.

Солҳои 2003-2010 машваратчии шӯъбаи амнияти итти-
100 —

лоотӣ, пешгӯй ва робитаҳои байналмилалии Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Дорои рутбаи полковник мебошад.

Аз соли 2010 инҷониб ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.

Садовъ Мардум

ҚУРБОНОВ АБДУҒАФФОР МИРЗОЕВИЧ

1 январи соли 1961 дар шаҳри Қўргонтеппа таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 1985 факултаи журналистикаи Донишгоҳи давлатии шаҳри Москва ва соли 2008 Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ҳоло ДМТ)-ро бо ихтисоси молия ва қарз хатм кардааст.

Фаъолияти меҳнатиашро соли 1985 ҳамчун хабарнигори редаксияи иттилоот ва матбуоти иттифоқӣ ва хориҷӣ ва шӯъбаи иттилооти кишоварзӣ дар Агентии иттилоотии «ТоҷикТА» (ҳозира АМИТ «Ховар») оғоз бахшида, то соли 1987 дар ин идора кор кардааст. Солҳои 1987-1989 ба сифати афсар дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ дар Афғонистон хизмат намудааст. Баъди бозгашт аз Афғонистон, солҳои 1989-1991, хабарнигори шӯъбаи иттилооти ҷамъиятиву сиёсии Агентии иттилоотии «ТоҷикТА» ва солҳои 1991-1993 хабарнигори шӯъбаи сиёсии нашрияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон –рӯзномаи «Садои мардум» буд.

Дертар дар вазифаҳои сардори шӯъбаи ахбори иқтисодии Маркази иттилоотии назди Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ховар» (1993-1994), сармуҳаррири рӯзномаи «Посух»-нашрияи Вазорати фарҳанг ва иттилоот ва Иттифоқи журналистони Тоҷикистон (1994-1998), сардори



Идораи иттилооти хориҷӣ, муовини раиси Агентии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар» (1998-2000), мухаррири Маркази матбуот ва маҷаллаи «Аҳбори Бонки миллии Тоҷикистон»-и Бонки миллии Тоҷикистон (2000-2008) ифои вазифа намудааст.

Аз соли 2008 инҷониб котиби матбуоти Бонки миллии Тоҷикистон аст. Бо ордени «Барои хизмат ба Ватан дарсафи Қувваҳои Мусаллаҳи ИҶШС» дараҷаи се мукофотонида шудааст.

Узви Иттилоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

САТТОРОВ АКБАРАЛЙ ҚУРБОНАЛИЕВИЧ (АКБАРИ САТТОР)



10 феврали соли 1965 дар ноҳияи Ҳисор таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ.

Факултати журналистикаи Донишгоҳи давлатии шаҳри Ленинград (хозира Санкт – Петербург)-ро хатм кардааст (1990).

АЗ моҳи августи соли 1990 то моҳи ноябрини соли 1990 мухбири рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» ва аз моҳи ноябряни соли 1990 то моҳи ноябряни соли 1994 мухбир, мудири шӯъбаи сиёsat ва

ҳуқуқи рӯзномаи «Садои мардум» буд. Аз 18 ноябряни соли 1994 то ба имрӯз директори генералии ҶДММ «Чархи гардун» мебошад. ҶДММ «Чархи гардун» аз соли 1994 фаъолият дошта, хафт хафтанома: «Чархи гардун», «Вечерний Душанбе», «Авиценна», «Аладдин», «Студент», «День за день...» ва «Дайджест пресс»-ро ба табъ мерасонад. ҶДММ «Чархи гардун» соҳиби нашриёти «Интишор» низ ҳаст.

Бо медали ҷаҳонии «20-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мукофотонида шудааст (2011).

АЗ моҳи июняи соли 2006 инчониб раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон аст.

МУХТОРИ САИДБУРҲОНИ БОҚИЗОДА (МУХТОР БОҚИЗОДА)



15 февраля соли 1962 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст.

Факултаи журналистики Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намуда (1986), аз соли 1987 ба фаъолияти касбиаш оғоз бахшидааст. Солҳои 1987-1990 мухбери рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон», 1991-1993 котиби масъули рӯзномаи «Садои мардум», 1993-1996 котиби масъули рӯзномаи «Посух», 1996-1998 муовини муҳарри

ри ҳафтаномаи «Тоҷикистон», ҳамзамон сармуҳаррири рӯзномаи «Мизон» (1997-1999) буд. Аз соли 2003 сармуҳаррири ҳафтаномаи «Нерӯи сухан», раиси Хазинаи гиромидошт ва дифои ҳукуқи журналистони Тоҷикистон мебошад.



ЗУЛФИҚОР ШОДИЕВ (ЗУЛФИҚОР ИСМОИЛИЁН)

Хатмкардаи факултети журналистикаи Донишгоҳи давлатии ба номи М.В.Ломоносови шаҳри Москва (соли 1985) мебошад.

Пас аз хатми донишгоҳ, солҳои 1985-1990, ҳабарнигори рӯзномаи «Ҷумхурият» (собиқ «Тоҷикистони соvetӣ») буд.

Аз замони таъсиси рӯзномаи «Садои мардум» то соли 1992 мудири бахши «Шӯро»-ҳо ва раиси гурӯҳи ҳабарии ҳамин рӯзнома шуда кор кард.

Аз соли 1992 то соли 1993 ба сифати муовини сардабири ҳафтавори «Адолат» (чопи Душанбе) фаъолият дошт.

Солҳои 1993-1994 ҳабарнигори ҳафтавори «Мегополис-экспресс»(чопи Москва) буд.

Баъдан фаъолияташро дар бахши форсии радиои BBC (Би-би-си) дар Россия, Қафқоз ва Осиёи Марказӣ (1994-2007) идома бахшид.

Аз соли 2007 то ба имрӯз ҳабарнигори бахши тоҷикии радиои «Либерти ё Аврупои озод»-и Амрико мебошад.

Узви Иттиҳодияи байналмилалии журналистони Британияи Кабир (NUI) аст.



ШУКУРОВ МАРДОН МАВЛНОВИЧ (МАРДОНИ МАВЛОН)


2 иули соли 1962 дар ноҳияи Айнии вилояти Суғд дар оилаи зиёй ба дунё омадааст. Пас аз хатми мактаби миёна, соли 1979, дар матбааи раками 1-и шаҳри Душанбе ба сифати мусаҳҳеҳ ба фаъолият пардохтааст.

Соли 1986, баъд аз он ки факултати филологияи тоҷикики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм мекунад, ба Ҷамъияти «Дониш»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор меояд ва дар ин чо то соли 1990 дар вазифаҳои гуногун фаъолият менамояд.


Баробари таъсисёбии рӯзномаи «Садои мардум»-нашрияи Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (2 ноябри соли 1990) ба сифати муҳбири маҳсус ба кор қабул мешавад.

Соли 1997 ба маҷаллаи «Тоҷикистон» ба кор мегузарад. Солҳои 2004-2006 сардабири маҷаллаи «Тоҷикистон» буд.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.



МУБОРАКШОЕВ ХУШВАҚТШОҲ ҶАНГИБЕКОВИЧ (ХУШВАҚТШОҲИ АНБАРҚӮҲӢ) (1957-1992)



4 апрели соли 1957 дар нохияи Ишкошими Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Факултати филологияи руси Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст. Дар вазифаҳои муҳаррири шӯъбаи ҷамъиятӣ-сиёсӣ, муҳаррири қалони Идораи ҳунар ва адабиёти телевизиони Тоҷикистони Кумитаи давлатии РСС Тоҷикистон оид ба телевизион ва радиошуనавонӣ кор кардааст.

Солҳои 1990-1991 ҳабарнигори шӯъбаи иқтисодиёти рӯзномаи «Садои мардум» буд.


АЗ моҳи августи соли 1991 то моҳи декабри соли 1992 дар Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи мутахассиси пешбар-тарҷумонро ба дӯш дошт.

МОҲИ декабри соли 1992 қурбони ҷанги шаҳрвандӣ гардид.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.



ФОТЕХИ АБДУЛЛОХ



15 иуни соли 1943 дар ноҳияи Панҷакент таваллуд шудааст. Омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент (1957-1961) ва факултаи забон ва адабиёти тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро (1962-1967) хатм намудааст.

Пас аз хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар вазифаҳои ассистенти кафедраи забони тоҷикии ДДТ (1967-

1971), аспиранти Пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти АИ РСС Тоҷикистон (1972-1975), мудири шӯъбаи танқиди адабии маҷаллаи «Садои Шарқ» (1975-1978), муҳаррири Саридори барномаҳои адабию драмавии Кумитаи давлатии РСС Тоҷикистон оид ба телевизион ва радиошунавонӣ (1978-1981), муҳбири рӯзномаи «Газетаи муаллимон» (1981-1985), корманди Пажӯҳишгоҳи таърихи хизби назди КМ ПК Тоҷикистон (1985-1990), мудири шӯъбаи маъnavиёти рӯзномаи «Садои мардум» (1990-1993), муаллими мактаби миёна дар ноҳияи Панҷакент (1993-1995), муҳаррири радиои тоҷикии «Садои Ҳурӯсон»-и Ҷумҳурии Исломии Эрон (1996-2005) кор кардааст.

Аз соли 2005 то ба имрӯз дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» фаъолият меқунад.

Муаллифи китобҳои «Номнома» (1975), «Дили урён» (1983), «Шеъри зиндагиофарин» (1986), «Тӯфон дар шаб-

нам» (1994), «Ҳазор тарона» (2007) ва фароҳамсозандай китобҳои марбут ба дини ислом- «Ганцинаи илоҳӣ. Ҳазор сухан аз имомони пок» (2007), «Чаҳорсад ҳадис» (2007), «Ҷовидон китоб. Андар ситоиши Қуръони Карим» (2008) ва «Сад ҳадиси қудсӣ» (2008) мебошад.

Тарҷумаи осори Робинранат Такур -«Гитончалӣ», «Мурғони роҳ» («Садои Шарқ», 1977, №8), Ҷуброн Халили Ҷуброн- «Ашк ва лабханд» (1979), А.Сухомлинский-«Ватан дар дил» (1983) низ ба қалами ӯ тааллук доранд.

Сад ҳадиси қудсӣ

АБДУРАҲИМОВ КАМОЛ ҚУРБОНАЛИЕВИЧ



1 апрели соли 1963 дар ноҳияи Фарҳор таваллуд шудааст. Ҳатмкардаи факултати журналистикаи Донишгоҳи давлатии Санкт-Петербург (1986) мебошад. Фаъолияти кориаш моҳи июляи соли 1986 ба сифати тарҷумон дар рӯзномаи «Пионери Тоҷикистон» (ҳоло «Анбоз») шурӯъ гашта, то моҳи апрели соли 1988 идома ёфтааст. Сипас, солҳои 1988-1990, дар рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» ба сифати хабарнигор, мудири шӯъба кор кардааст.

Аз моҳи октябри соли 1990 то моҳи майи соли 1991 шорехи рӯзномаи «Садои мардум» буд. Баъд дар вазифаҳои мӯовини сармуҳаррири ҳафтаномаи «Сомон» (нашрияи Бунёди байналмилалии забони тоҷикӣ), мухаррири коршинос дар Вазорати матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯовини сармуҳаррири ҳафтаномаи «Суҳан», сармухассиси шӯъбаи рушди иҷтимоиву фарҳангии Девони вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯовини сармуҳаррири рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон», мудири шӯъбаи иқтисоди рӯзномаи «Ҷумҳурият», машваратчии калони Котиботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудааст.

Аз 1 феврали соли 2005 инҷониб Сармуҳаррири рӯзномаи «Ҷумҳурият» мебошад.

Фаъолияти эчодиаш ҳанӯз дар солҳои мактабхониаш шурӯъ гашта, навиштаҳояш дар рӯзномаву маҷаллаҳо ва маҷмӯаҳои дастаҷамъӣ ба чоп расидаанд.

Тарҷумаҳояш дар бораи 100 варзишгари беҳтарини дунё ва 50 шаҳри бузургтарини ҷаҳон тавассути рӯзномаи «Ҷумҳурият» пешкаши хонандагон шудаанд.

Соли 2005 бо медали «Хизмати шоиста» ва соли 2011 бо медали ҷаҳонӣ «20-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» сарфароз гардидааст.

АХМЕДОВ КАРОМАТУЛЛО ТАБАРОВИЧ (КАРОМАТУЛЛОХИ АҲМАД)

11 января соли 1949 дар ноҳияи Ленин (хозира Рӯдакӣ) таваллуд шудааст. Соли 1967, баъди хатми мактаби миёна, ба шӯъбаи шабонаи факултаи филологияи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ) дохил шудааст. Баъди хатми донишгоҳ Мактаби такмили ихтисоси кормандони радио ва телевизиони шаҳри Тошкандро хатм намудааст.

Фаъолияти меҳнатӣ ва рӯзноманигориаш аз соли 1967 оғоз меёбад. Дар ин сол коргари саҳнаи Театри давлатии драмаи ба номи Абулқосим Лоҳути буду дар рӯзномаи ноҳиявии «Ҳақиқат» (ноҳияи Ленин) пайваста мақолаҳо менавишт. Аз соли 1968 то соли 1974 лаборанти калони Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакии Академияи илмҳои Тоҷикистон буд.

Сипас, дар вазифаҳои муҳаррир, муҳаррири калон, муҳаррири маҷаллаи ҳаҷвӣ-танқидии «Ранда»-и Кумитаи давлатии РСС Тоҷикистон оид ба телевизион ва радиошунавонӣ (1974-1989), раиси маошҳӯри Иттифоқи журналистони шаҳри Душанбе, хабарнигори маҷаллаи «Хорпуштак» (1990-1991), хабарнигори рӯзномаи «Садои мардум» (1991-2006), муовини сармуҳаррири ҳафтаномаи «Наврӯзи Ватан» кор




кардааст.

Баъди ба нафақа баромаданаш то имрӯз дар асоси шартномаҳои меҳнатӣ дар нашрияҳои «Тоҷикистон», «Нақлиёт», «Паёми Душанбе» фаъолият дорад.

Навиштаҳояш бо имзоҳои К.Аҳмад, К.Аҳмадов, Кароматуллоҳи Аҳмад, А. Кароматуллоҳ, Каромати Аллоҳ, Нисоб Табаров, Насаби Табарзода, Соҳиби Омор чоп мешаванд.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, барандай ҷоизаи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мебошад.

БОБОЧОНОВ РАХИМ (РАХИМИ БОБОЧОН) (1939-1998)



Соли 1939 таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ. До-нишгоҳи давлатии Осиёи Миёна (САГУ)-ро бо ихтисоси шарқшинос хатм кардааст.

Ба сифати муаллими забони англисӣ дар мактабҳои миёна (1965-1966), муҳаррири рӯзномаи «Колхози галабаси»-и редаксияи Шурча (1966-1967), мухбiri ноҳияҳои минтақаи Фарми Кумитаи давлатии РСС Тоҷикистон оид ба телевизион ва радиошунауви (1967-

1968), ходими илмии Музеи (Осорхонаи) муттаҳидаи республикавии таърихӣ-кишваршиносӣ ва санъати тасвирӣ (1968-1969), ходими адабии рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» (1969-1970), лаборантни калони сектори таърихи асрҳои миёнаи Институти таърихи Академияи илмҳои РСС Тоҷикистон (1970-1973), муҳаррири калони Палатаи давлатии китоби Ҷумҳурии Тоҷикистон (1973-1976), мусаххехи калон, муҳаррири маҷаллаи «Коммунисти Тоҷикистон» (1976-1984), мухбир, мухбiri калони рӯзномаи «Совет Тоҷикистони» (1984-1991) фаъолият варзидааст.

Аз 11 февраля соли 1991 то охири ҳаёт (1998) дар рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати хабарнигор кор мекард.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон буд.


МИРЗОЕВ ХОЛИҚ ТУРАЕВИЧ (ХОЛИҚ МИРЗОЗОДА)

15 январи соли 1963 дар нохияи Кӯлоби вилояти Хатлон таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 1989 факултати филологияни тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст.

Солҳои 1979-1981 колхозии колхози ба номи Амиршоев буд.

Фаъолияти рӯзноманигории хешро соли 1989 дар рӯзномаи нохиявии «Субҳи меҳнат» оғоз бахшидааст. Баъдан дар ин рӯзнома вазифаҳои мудири шӯъбаи истеҳсолот ва иқтисодиёт (1990-1992), мудири шӯъбаи кишоварзӣ (1992-1996), чонишини муҳаррирро (1996-2000) ичро кардааст. Аз соли 1998 то соли 2000-ум ба сифати хабарнигори маҳсуси рӯзномаи «Садои мардум» дар минтақаи Кӯлоб фаъолият намудааст.

Ҳоло ба сифати корманди Кумитаи имдоди Имом Ҳумайнин Ҷумҳурии Исломии Эрон дар минтақаи Кӯлоб кор карда истодааст.



ОЛИМЧОН РАЧАБОВ (1931-2006)



Соли 1931 дар шахри Хуҷанди вилояти Ленинобод (холо вилояти Сугд) таваллуд шудааст. Баъди хатми Техникикуми индустрialiи шахри Душанбе тақдири худро ба матбуот пайваст ва яке аз мухбир-суратгирони машхури чумхурӣ гардид. Солҳои зиёде дар рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» (холо «Чумхурият») фаъолият дошт.

Таи солҳои охир (2000-2006) ба сифати мухбир -суратгири рӯзномаи «Садои мардум» ифои вазифа намуд.

Соли 2006 вафот кард.



НУРОВ ПҰЛОД (НУРЗОД)



30 апрели соли 1960 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Пас аз хатми мактаби миёнаи маҳсуси мусиқии ҷумҳурияйӣ, солҳои 1979-1984, дар факултати филологияи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ) таҳсил кардааст.

Фаъолияти меҳнатиашро дар рӯзномаи «Газетаи муаллимон», ки минбаъд «Омӯзгор» унвон гирифт, оғоз бахшид. Ў дар ин нашрия солҳои

1987-1993 ба сифати муҳбир ва сипас мудири шӯъбаи «Шӯроҳо ва маорифи ҳалқ» фаъолият намудааст.

Соли 1993 ба нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - рӯзномаи «Садои мардум» ба кор гузашта, то соли 1995 ба сифати муҳаррири шӯъба адои вазифа намуд. Баъдан, муддате дар сохторҳои тичоратӣ фаъолият дошт. Соли 2004 ба Кумита оид ба корҳои дини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор омад.

Аз соли 2006 то ба имрӯз котиби масъули Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.



ОДИЛБЕКОВА ГУЛНИСО



Соли 1975 дар шаҳри Хо-
руғи Вилояти Мухтори
Қўҳистони Бадаҳшон тавал-
луд шудааст. Маълумоташ
олӣ. Факултаи таъриху фи-
лологияи тоҷики Донишгоҳи
давлатии шаҳри Хоруғро
хатм кардааст (1998).


Дар вазифаҳои мухбир,
муҳаррири техникии рӯзно-
маи вилоятӣ- «Бадаҳшон»
(1998-2000), сармуҳаррири
рӯзномаи ноҳиявии «Маъри-
фати Шуғнон» (2000-2006)
кор кардааст.

Солҳои 2006-2007 ҳабарнигори шӯбай мактубҳо, эълон
ва рекламаи рӯзномаи «Садои мардум» буд.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.



ФИРӯЗАИ АБДУҚОДИР



Соли 1966 дар ноҳияи Ғарм таваллуд шудааст. Маълумоташ олий.

Хатмкардаи Донишгоҳи исломии ба номи Адіб Собири Тирмизӣ (ҳоло Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам) ва Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ мебошад.

Солҳои 2001-2002 ҳабарнигори рӯзномаи «Садои мардум» буд. Маҷмӯаи ашъораш бо номи «Ашқи модар» (2000) чоп шудааст.



МАҲМАДАЛИЕВ АБДУҚАҲҲОР (АБДУҚАҲҲОРИ МУҲАММАДАЛӢ) (1963-1998)

30 декабря соли 1963 дар ноҳияи Узуни вилояти Сурхондарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 1987 бахши журналистикаи факултаи филологияи тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст. Солҳои гуногун дар нашриёти «Маориф», рӯзномаҳои «Ҷавонони Тоҷикистон» (собиқ «Комсомоли Тоҷикистон»), «Паёми Душанбе», «Субҳи Боботоғ» («Боботоғ тонги») фаъолият доштааст. Ҷанд муддат муовини котиби масъули рӯзномаи «Садои мардум» буд.

Навиштаҳояш дар маҷмӯаҳои дастаҷамъии «Неши нӯш», «Сарчашмаи бадбаҳтиҳо», «Хордаста», «Чакомаи пирӯзӣ» ва «Чашмасор» чоп шудаанд.

Маҷмӯаи хикояҳои ҳаҷвӣ, шеър ва танзҳояш бо номи «Як рӯз бошу ҳурӯс бош» (1996) дар нашриёти «Ҷайхун»-и шаҳри Термизи Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз чоп баромадааст.

Соле ҷанд дар мактабҳои миёнаи вилояти Сурхондарё ба сифати муаллими фанни забон ва адабиёти тоҷик низ фаъолият доштааст. 7 декабря соли 1998 вафот кард.

Узви Иттифоқи журналистони Ӯзбекистон буд.



РАЧАБАЛӢ ҶОСУПОВ (1964-2010)

5 ноябри соли 1964 дар собиқ ноҳияи Ленин (хозира ноҳияи Рӯдакӣ) таваллуд ёфтааст. Баъди хатми Омӯ-зишгоҳи мусикии шаҳри Душанбе (ҳоло Коллеҷи санъа-ти ба номи Аҳмад Бобоқулов) таи ду сол (1997-1998) дар мактабҳои миёнаи деҳоти «Роҳатӣ»-и ноҳия аз фанни суруд ба шогирдон дарс гуфтааст. Солҳои 1989-1990 дар курси мухбир-суратги-рони назди фотохроникии Тоҷик ТА (АМИТ «Ховар»-и имрӯза) таҳсил намудааст.

Аз соли 1991 то соли 1993 ва аз соли 1999 то соли 2000-ум мухбир-суратгири рӯзномаи «Садои мардум» буд. Ҷанд муддат (1993-1999) ба тиҷорат шугл варзид.

Солҳои охири умр (2000-2010) дар суратгирхонаҳои «Ро-машка» ва «Лола»-и шаҳри Душанбе кор мекард.

21 январи соли 2010 ба таври фочиавӣ (дучори садамаи автомобилий гардид) ҳалок шуд.

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон буд.



САФАРЗОДА ЗҮҲРАИ ФОИБ

Зодаи шаҳри Душанбе.
Маълумоташ олӣ. Университети давлатии Тоҷикистон
ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро бо ихтисоси филолог
хатм кардааст.

Чанд муддат мусаххех,
баъд хабарнигори рӯзномаи
«Садои мардум» буд. Алҳол
дар рӯзномаи «Ҷумҳурият»
ба сифати муҳбери шӯӯбай
иттилоот фаъолият дорад.

Мураттиб ва муҳаррири
китоби «Ҷавонии ҷовидон»
(ба ёди Фоиб Сафарзода,
КВД КТН «Шарқи озод», соли 2010).

Узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Аълочии
матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.



ДИЛОРОМ РАҲИМОВА



16 октябри соли 1959 дар шаҳри Қўрғонтеппай вилояти Хатлон таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 1981 факултати филологияни тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст.

Солҳои 1991-1993 мусаххехи идораи рӯзномаи «Садои мардум» буд. Айни замон дар Шабакаи якуми Телевизиони Тоҷикистони Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати сармуҳаррири Идораи чавонон, варзиш ва сайёҳӣ фаъолият дорад.

Бо медали «Роҳсози фаҳрии Тоҷикистон» мукофотонида шудааст, Аълоқии телевизион, узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.



БОБОЕВ МАҲМАДЁҚУБ РУСТАМОВИЧ



2 январи соли 1968 дар нохияи Москва (Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ)-и вилояти Ҳатлон таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ. Факултаи иқтисод ва идораи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ДМТ)-ро соли 1995 ва шӯъбай ғоибонаи факултати ҳуқуқшиносии ҳамин донишгоҳро соли 2005 хатм намудааст.

Дар вазифаҳои коргари Заводи консервабарории нохияи Москва, сармуҳоси-

би ширкатҳои ҳусусии «Ситораи хушбахт», «Рустам», сардори шӯъбаи банакшагирӣ-молияи Иттиҳодияи савдои чаканаи «Хӯрокворӣ»-и нохияи Фрунзе (Сино)-и шаҳри Душанбе, сармуҳосиби Маркази тиҷоратӣ, бозорҳои «Деҳқон» ва «Шоҳмансур»-и Раёсати савдо ва бозорҳои назди Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, директори тиҷоратии ҶДММ «Сино» кор кардааст.

Аз соли 2005 инҷониб сармуҳосиби идораи рӯзномаи «Садои мардум» мебошад.



БУРҲОНОВА ОЛУЧАМО ХУҶАКАЛОНОВНА



12 сентябри соли 1977 дар нохияи Шугнони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 2004 Донишкадаи забонҳои Тоҷикистонро бо ихтисоси муаллимаи фанни забон ва адабиёти рус дар мактабҳои миллӣ-ва соли 2011 шӯъбаи гоибонаи факултаи молия ва қарзи Дошишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистонро хатм кардааст.

Аз соли 2003 инҷониб вазифаи сардори бахши қадрҳои идораи рӯзномаи «Садои мардум»-ро бар дӯш дорад.

Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.



САМОХИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

18 иули соли 1987 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Маълумоташ ойӣ. Шӯъбаи гоибонаи бахши журналистикаи факултаи филологияи Донишгоҳи славянини Россияву Тоҷикистонро хатм намудааст. Солҳои 2006-2007 ороишгари ҳафтаномаҳои «Вечерний Душанбе» ва «Женщина и мужчина» буд. Аз соли 2007 ба сифати мудири шӯъбаи компютерӣ дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» фаъолият дорад.



АЛИЕВА МАРЗИЯ ЁҚУБОВНА



ифои вазифа мекунад.

Бо Ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ифтихорномаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст.

Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

23 майи соли 1962 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Маълумоташ олий.

Соли 1985 факултai филологияи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм кардааст.

Солҳои 1985-1990 дар мактаби миёнаи рақами 91-и шаҳри Душанбе омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик буд. Аз соли 1991 инчониб ба сифати мусахҳех дар рӯзномаи «Садои мардум»

НАБИЕВА БАСБЙ ЗАРИФОВНА



13 апрели соли 1973 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Маълумоташ олий.

Шӯбайи гоибонаи факултати филологияи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро соли 1997 хатм намудааст.

Баробари таҳсил дар донишгоҳ ҳамзамон солҳои 1993 то соли 1997 дар Маркази иттилоотии Тоҷикистон «Ховар» ба сифати муддири шӯбайи кадрҳо кор кардааст. Аз соли 2003 инҷониб дар нашрияи Маҷlisи Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон – рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати мусаҳҳех фаъолият дорад.



ИСМОИЛОВА НИГИНА САЙМУХИТДИНОВНА



27 февраля соли 1979 дар ноҳияи Фарҳори вилояти Ҳатлон таваллуд шудааст. Соли 2005 Коллечи молиявӣ-иқтисодии шаҳри Душанбе-ро хатм кардааст. Ҳоло до-нишҷӯи соли панҷуми таҳсил дар шӯъбай гоибонаи факултати иқтисод ва менечмент бо ихтисоси муҳосиб ва аудити Дошишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон мебошад.

Солҳои 2006-2008 ҳазина-дори шӯъбай мизочони филиали «Тоҷиктелеком» дар ноҳияи Рӯдакӣ буд.

Аз соли 2008 инҷониб саҳифабанди идораи рӯзномаи «Садои мардум» мебошад.



АСАЛБЕКОВА ТҮТИЁ АМОНШОЕВНА

2 июля соли 1960 дар нохияи Рӯшони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба дунё омадааст. Баъди хатми мактаби миёна Омӯзишгоҳи касбӣ-техникии №2-и шаҳри Душанберо бо ихтисоси коргузор хатм намудааст.

Аз соли 1979 то соли 2000-ум дар Тоҷик ТА (ҳозира АМИТ «Ховар») ба сифати телетайпист фаъолият дошт ва ҳамзамон аз соли 1996 ба тариқи шартномавӣ дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» вазифаи хуруфчин-мошинисткаро иҷро мекард.

Аз соли 2000-ум инҷониб дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати хуруфчини компьютер кор мекунад.

Бо Ифтихорномаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст.

Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.



РАҲИМОВА ЗЕБУНИСО АБДУЛЛОЕВНА

8 июни соли 1972 дар ноҳияи Варзоб таваллуд шудааст. Омӯзишгоҳи касбӣ-техникии №43-и шаҳри Душанбе бо ихтисоси котиба-коргузор (1991) ва До-нишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ДМТ)-ро бо ихтисоси журналист (2006) хатм намудааст.

Дар Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (До-нишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ) ба сифати лаборантка, рӯзномаҳои «Паёми Душанбе» ва ҳафтномаи «Тоҷикистон» ба сифати хуруфчин-мошинистка фаъолият кардааст.

Аз соли 1995 инчониб дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» ҳамчун хуруфчини компьютер ифои вазифа дорад.

Бо Ифтихорномаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст.



САФДАРОВА НИГИНА ЗОБИТШОЕВНА

23 марта соли 1969 дар ноҳияи Ванҷ таваллуд шудааст. Маълумоташ олий.

Солҳои 1986-1990 ҳамчун боғандадар Иттиҳодияни истеҳсолии матоъҳои пахтагинии шаҳри Душанбе кор кардааст. Солҳои 1990-1992 шунавандай Университети ҳалқии мухбирони коргару дехқон буд.

Мавсүф аз соли 1992 то соли 1997 донишҷӯи шӯъбаи гоибонаи факултаи филологияни тоҷикии Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Қандил Ҷӯраев (Данишкадаи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ), ҳамзамон корманди институти номбурда буд.

Аз соли 1998 то соли 2001 дар Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба сифати мудири шӯъбаи умумӣ фаъолият намудааст. Аз соли 2001 инҷониб хуруфчини рӯзномаи «Садои мардум» мебошад.



ТЕЛЛОЕВА ХОЛБӢ АЛМУРАДОВНА



15 февраля соли 1950 дар ноҳияи Ленин (Рӯдакии имрӯза) таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Бахши иқтисод ва идораи факултати иқтисодшиносии Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст. Солҳои зиёд корманди соҳаи савдо буд.

Аз соли 2006 инҷониб ҳазинадори идораи рӯзномаи «Садои мардум» аст.

АЛИЕВ ТОЧИДДИН

11 ноябри соли 1985 дар шаҳри Кӯлоби вилояти Ҳатлон таваллуд ёфтааст. Соли 2004 Литсеи касбии информатика ва техникаи компьютериро бо ихтисоси барномасоз хатм намудааст. Донишҷӯи шӯъбаи гоибонаи факултаи сохибкорӣ, муҳандисӣ ва менечмент дар соҳмони Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.Осими мебошад.

Аз соли 2006 то ба имрӯз ба сифати мӯлтири ҳоҷагӣ дар

«Садои мардум» фаъолият дорад.



Садои мардум



БЕРДИЕВА ГУЛРҮ БОЕВНА



диои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мусаҳҳеҳи рӯзномаи «Ҷумҳурият» фаъолият намудааст.

Солҳои 2005-2011 масъули бахши эълон ва рекламаи ва аз моҳи декабри соли 2011 ба сифати мусаҳҳеҳи рӯзнома «Садои мардум» кор карда истодааст.

Аълоҷии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

10 сентябри соли 1963 дар ноҳияи Ленин (ҳозира ноҳияи Рӯдакӣ) таваллуд ёфтааст. Маълумоташ олий. Соли 1999 Коллеҷи омӯзгории шаҳри Душанбе ва соли 2005 факултаи журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намудааст. Дар вазифаҳои ресандай Комбинати абрешими шаҳри Душанбе, мураббии кӯдакистони №79-и шаҳри Душанбе, корманди шӯъбаи ахбори Радиои Тоҷикистони Кумитаи телевизион ва ра-



СУЛТОНОВА ЗУМРАД ХАЙРИДИНОВНА



Соли 1963 дар ноҳияи Ҳисор таваллуд шудааст. Ҳатмкардаи Техникуми савдои советӣ мебошад. Солҳои 1991-2004 муҳосиб, хазинадори рӯзномаи «Садои мардум» буд.

Ҳоло дар ҳафтаномаи «Тоҷикистон» фаъолият додард.

ҲАСАНОВ РАҲМОНАЛИЙ НУРАЛИЕВИЧ

7 июли соли 1989 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст.

Муҳассили Дошишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон.

Аз соли 2010 то моҳи августи соли 2011 дар рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати хуруфчини компьютер фаъолият намудааст.



ГУЛЧЕХРА ЗОИДОВА



19 октябри соли 1952 дар шаҳри Конибодом таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Соли 1974 факултети филологияи тоҷикии Университети давлатии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро хатм намудааст. Ҷанд мӯҳлат дар мактаби миёнаи №57-и шаҳри Душанбе ба сифати омӯзгор фаъолият дашт.

Соли 1977 ба сифати мусаххех ба рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» (ҳоло «Ҷумҳурият») ба кор гузашт. Сипас дар ҳафтномаи «Адабиёт ва санъат» ва солҳои 1990-2005 дар рӯзномаи «Садои мардум» фаъолияти мусаххешиашро идома дод.

Аз соли 2007 аъзои Иттифоқи журналистони Тоҷикистон аст. Соли 2007 бо унвони Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардидааст.



РИЗВОНОВА НИГИНА НИХМОНОВНА



22 декабря соли 1967 дар нохияи Ванчи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон таваллуд шудааст. Маълумоташ олӣ. Соли 1989 бахши журналистикаи факултaiи филологияи тоҷикии Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм кардааст.

Солҳои 1991- 1992 котиба-коргузори идораи рӯзномаи «Садои мардум» шуда кор кард.

Аз соли 1993 инҷониб дар Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аввал ба сифати муҳаррири хурд, баъд муҳаррири калон, ҳоло муҳаррири варзида фаъолият дорад. Дар таҳия ва пешниҳоди барномаҳои радиоии «Арзи дил», «Тибби Шарқ» саҳм мегирад.



ЧАББОРОВ ШҮХРАТ АХРОРОВИЧ

17 феврали соли 1976 дар ноҳияи Айнии вилояти Суғд ба дунё омадааст. Маълумоташ олий.

Соли 1998 факултати иқтисаду идораи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси информатикаи иқтисодӣ ва шабакаҳои автоматикунонидашудаи идоракунӣ хатм намудааст. Аз моҳи декабри соли 1998 то моҳи феврали соли 2007 дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати мудири шӯъбаи компютерӣ ифои вазифа намудааст.

Аввалин саҳифабанд-барномарези рӯзнома ба воситаи компютер буд. Ҳоло мудири қитъаи чопи фаврии КВД КТН «Шарқи озод» мебошад.



ЧАББОРОВ АБРОРҖОН АҲРОРОВИЧ (АБРОРИ АҲРОР)

24 майи соли 1979 дар ноҳияи Айнии вилояти Суғд ба дунё омадааст. Маълумоташ олӣ.

Соли 2001 Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.Осимиро бо ихтисоси муҳандис-механик ба итмом расондааст.

Аз соли 2003 то соли 2006 омӯзгори донишгоҳи номбурда шуда кор кард. Баъд ҳамчун саҳифабанд ба рӯзномаи «Садои мардум» гузашт ва то соли 2008 дар ин идора фаъолият намуд.

Аз соли 2008 инчониб асистенти кафедраи «Информатика ва техникаи ҳисоббарорӣ»-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.Осимиӣ ва ҳамзамон директори ҶДММ «Баҳт ЛТД» мебошад.



НУРИГУЛ ИМОМНАЗАРОВА

28 апрели соли 1975 дар шаҳри Хоруғи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон таваллуд ёфтааст. Соли 1995 Коллеҷи индустрialiи шаҳри Душанбери бо ихтиоси технолог ва соли 2000-ум Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншо Шотемурро бо ихтиоси агроном хатм намудааст. Фаъолияти меҳнатиаш ба сифати иқтисодчӣ дар Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардидааст (1995-1998).

Солҳои 1998-2008 дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» ҳамчун саҳифабанд фаъолият менамуд. Ҳоло сармуҳаҳассиси Раёсати котиботи идораи рӯзномаи «Ҷумҳурият» шуда кор мекунад.



ХОЧИЕВА ИРОМБӢ ЧУМ҃АЕВНА



Соли 1970 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Солҳои 2001-2007 ба сифати ҳуруфчини компьютер дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» фаъолият кардааст. Айни ҳол дар Муассисаи нашриётии «Маориф ва фарҳанг» ба сифати мудири шӯбайи компьютерӣ фаъолият дорад.

ТОҲИРОВ ШЕРАЛӢ ЭМОМОВИЧ

5 майи соли 1982 дар нохияи Дангара таваллуд шудааст. Маълумоташ олий. Соли 2004 факултаи иқтисод ва идораи Дошишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро хатм намудааст.

Солҳои 2003-2006 мудири хоҷагӣ ва масъули қабули эълон ва рекламаи рӯзномаи «Садои мардум» буд.



НАЗАРОВА ЗЕБОНИСО




1 марта соли 1979 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Маълумоташ миёна. Солҳои 2004-2009 дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати ҳуруфчини компьютер фаъолият намудааст.

БОЙНАЗАРОВА ШАРИФА

15 июля соли 1983 дар ноҳияи Шугнони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таваллуд шудааст. Маълумоташ ойӣ. Соли 2005 факултаи ҳуқуқшиносии Доғишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро ба итмом расондааст.

Солҳои 2007-2008 ҳуруфчини рӯзномаи «Садои мардум» шуда кор кардааст.



МАШРАПОВ СУЛТОН ҲОТАМОВИЧ



4 августи соли 1977 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Маълумоташ олий. Факултаи ҳуқуқшиносии До-нишкадай андоз ва ҳукуки Тоҷикистонро хатм намуда-аст (2002).

Солҳои 1998-2007 дар рӯзномаи «Садои мардум» ронанда шуда кор мекард.

САИДОВА МАВҶУДА

15 августи соли 1963 дар собиқ ноҳияи Куйбишев (Абдураҳмони Чомии имрӯза) таваллуд шудааст.

Солҳои 1993-1994 ҳуруф-чини рӯзномаи «Садои мардум» буд. Алҳол котиби масъули ҳафтавори «Ҷаҳони паём»-и Кумитаи телевизи-он ва радиои назди Ҳукума-ти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.



АҲМАДОВА ҶАМИЛА АҲМАДОВНА



14 марта соли 1963 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Солҳои 1999-2002 ба сифати ҳуруфчин дар рӯзномаи «Садои мардум» фаъолият намудааст.

РАҲМАТОВА ҲОКИМА

15 марта соли 1961 дар нохияи Варзоб ба дунё омадааст. Солҳои 1995-2000 дар идораи рӯзномаи «Садои мардум» ба сифати котибакоргузор кор кардааст.



АБДУШУКУРОВА МАЬСУМА



Зодаи шаҳри Бухоро. Маълумоташ олӣ. Соли 1973 факултати химияи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ДМТ)-ро хатм намудааст. Солҳои 2001-2007 дар рӯзномаи «Садои мардум» хуруфчини компьютер ва тарҷумон буд.

МАЗАМБЕКОВА САЙЁРАБЕГИМ

10 апрели соли 1941 дар деҳаи Вири ноҳияи Шуғнони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон таваллуд ёфтааст. Солҳои 1974-1986 хуруфчин (мошинистка)-и рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» ва солҳои 1992-1996 хуруфчини рӯзномаи «Садои мардум» шуда кор кардааст.

Соли 1996 ба нафақа баромад.



ИВАНОВА (ҲАСАНЗОДА) ШУКУФА ЧИНГИЗОВНА



24 майи соли 1935 дар шаҳри Душанбе, дар оилаи муҳочири эронӣ Ризо Ҳасанзода ба дунё омадааст. Барваҳт аз тарбияи падару модар маҳрум шуда, дар Ҳонаи бачагони Федератсияи Россия тарбия ёфтааст.

Солҳои 1952-1956 дар факултети соҳтмони Техникуми соҳтмонии шаҳри Куйбишеви РСФСР таҳсил карда, онро бо ихтисоси техник-технолог ба итмом расонд. Фаъолияти меҳнатиаш пас аз хатми техникум оғоз ёфтааст.

Соли 1964 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омада, солҳои 1964-1966 дар вазифаи муҳандис оид ба меҳнати Озмоишгоҳи марказии ташкилоти илмии меҳнат кор кардааст.

Солҳои 1967-1970 дар вазифаҳои сардори шӯъбаи Ташкилоти илмии меҳнати Вазорати саноати ҳӯроквории РСС Тоҷикистон, 1970-1972 иқтисодчии калони идораи «Сельстрой-1»-и шаҳри Душанбе кор кардааст.

Тайи солҳои 1972-1990 омӯзгори фанҳои иқтисоди ва Техникуми соҳтмонии шаҳри Душанбе буд. Моҳи октябрини соли 1990 ба вазифаи сармуҳосиби рӯзномаи навтаъсиси «Садои мардум» даъват шуда, то соли 1997 ифои вазифа намуд.

Шукуфа Чингизовна 27 сентябри соли 1997 ба шаҳри Саратови вилояти Саратови Федератсияи Россия қӯцида, алҳол давлати пирӣ меронад.

БОБОКАЛОНОВ МИРЗО ХОЛОВИЧ



Соли 1963 дар деҳаи Қалъаи Ҳисори ноҳияи Ҳисор таваллуд шудааст. Баъди хатми мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3-и ноҳияи Ҳисор ба шӯбайи шабонаи факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин дохил шуда, онро соли 1988 хатм намуд.

Солҳои 1986 - 1993 мусаҳҳеи рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон», мусаҳҳеи «Газетаи муаллимон» (баъдтар «Омӯзгор») ва мухбири шӯбайи «Шӯроҳо ва маориф»-и ҳамин ҳафтанинома буд.

Солҳои 1993 - 2006 дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8-и ноҳияи Ҳисор муаллими забон ва адабиёти тоҷик, баъдан дар литсеи ва гимназияи ноҳияи Ҳисор муаллими забони арабӣ буд.

Солҳои 2006-2011 дар Кумитаи оид ба корҳои дини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудааст.

Айни замон ҳабарнигори шӯбайи иқтисодиёт ва иҷтимоиёти рӯзномаи «Садои мардум» мебошад.



АБДУЛВОХИДОВА ШАРОФАТ БОБОЧОНОВНА



18 ноябри соли 1988 дар шаҳри Кӯлоб дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. Соҳлои 2005-2010 дар шӯъбай рӯзноманигории факултати филологияи Донишгоҳи (славянни) Тоҷикистону Россия таҳсил кардааст.

Соҳлои 2009-2011 ба сифати муҳаррири идораи барномаҳои фарҳангию фароғатӣ дар «Симой мустақили Тоҷикистон» (СМТ) ифои вазифа намуда, соҳлои 2011-2012 дар КВД Комплекси табъу нашри «Шарқи озод» ҳамчун му-

саҳҳех фаъолият кард.

Айни замон хабарнигори шӯъбаи соҳтори давлатӣ, қонунгузорӣ ва тартиботи ҳуқуқии рӯзномаи «Садои мардум» мебошад.



Идораи рӯзномаи «Садои мардум» ба Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва ҶСК «Тоҷик-Эйр» барои дастгирии молиявӣ дар нашири китоби мазкур изҳори сипос менамояд.

МУНДАРИЧА

«Садои мардум» - ҳамқадами истиқлолият.....	3
Шералиев Муродулло.....	8
Мирбобоев Мирзомаҳмуд.....	10
Абдулвоҳидов Бобоҷон.....	11
Наботов Чумъаҳон.....	13
Солеҳов Неъматулло.....	15
Муродов Абдумачид.....	16
Некқадамов Тилло.....	18
Аъзам Мӯсоев.....	20
Мерганов Далер.....	22
Олимов Розик.....	23
Каримов Бурҳониддин.....	24
Шоҳқосимов Шотолиб.....	26
Султонов Давлат.....	28
Темуршоҳи Файзалий.....	29
Ҳусейн Назруллоев.....	30
Мухтор Абдуллоев.....	32
Исоев Аҳлиддин.....	33
Сафаров Толиб.....	34
Мирзо Нуралиев.....	35
Ҳусейнов Шариф.....	37
Худойназаров Муҳаммадзокир.....	38
Мирзоева Мичгона.....	39
Ҳабибуллоева Фирӯза.....	40
Мирзосафар Ризвонов.....	41
Низом Қосим.....	42
Ҷабборова Шаҳриҳон.....	44
Ҳабибов Пардаалий.....	45
Бахтёр Қосимзода Муртазо.....	46
Рабиев Абдурофеъ.....	48
Чумъа Қувват.....	50

Сафар Айюбзодаи Маҳзун.....	52
Карим Давлат.....	54
Чўраев Фанибой.....	56
Муқим Абдураҳмонов.....	58
Шоҳинбодов Наҷмиддин	60
Додочон Раҷабӣ.....	62
Марям Эшончонова.....	64
Насруллоев Юсуф.....	66
Қурбон Мадалиев.....	67
Бобошоев Махмадшариф.....	69
Хушваҳт Назаров.....	70
Шарифзода Қироншоҳ.....	72
Ализода Ҳуринисо Юсуфӣ.....	74
Алихон Зарифӣ.....	76
Расулова Хайринисо.....	77
Бобокалонов Сафаралӣ.....	79
Аҳмадов Абдумудассир.....	81
Ҳақбердиев Умриқул.....	82
РасуловFaфур.....	84
Солеҳбой Дадабоев.....	86
Умаров Обид.....	87
Мақсуди Ҳусайн.....	88
Мехринисо Шамсiddинова.....	89
Чумъаев Нӯъмонжон.....	90
Асометдинов Тоҳир.....	91
Ҳамдамов Шариф.....	92
Пайшанбиев Муҳиддин.....	93
Сўҳробшоҳи Фарруҳшоҳ.....	94
Ақназаров Иномназар.....	95
Сайдов Шавкат.....	96
Мардони Муҳаммад.....	97
Қосимов Грэз.....	98
Исмоилов Темур.....	100

Қурбонов Абдуғаффор.....	102
Сатторов Ақбаралай.....	104
Мухтори Сайдбурхони Боқизода.....	105
Зулфиқор Шодиев.....	106
Шукуров Мардон.....	107
Муборакшоев Хушвақтшоҳ.....	108
Фотеҳи Абдуллоҳ.....	109
Абдурахимов Камол.....	111
Ахмедов Кароматулло.....	113
Бобоҷонов Раҳим.....	115
Мирзоев Ҳолик.....	116
Олимҷон Раҷабов.....	117
Нуров Пӯлод.....	118
Одилбекова Гулнисо.....	119
Фирӯзай Абдуқодир.....	120
Муҳамадалиев Абдуқаҳхор.....	121
Раҷабалӣ Юсупов.....	122
Сафарзода Зӯҳраи Фоӣ.....	123
Дилором Раҳимова.....	124
Бобоев Махмадёкуб.....	125
Бурхонова Олучамо.....	126
Самоҳин Иван.....	127
Алиева Марзия.....	128
Набиева Басбай.....	129
Исмоилова Нигина.....	130
Асалбекова Тӯтиё.....	131
Раҳимова Зебунисо.....	132
Сафдарова Нигина.....	133
Алиев Тоҷиддин.....	134
Теллоева Холбай.....	135
Бердиева Гулрӯ.....	136
Султонова Зумрад.....	137
Ҳасанов Раҳмоналий.....	137

Гулчехра Зоидова.....	138
Ризвонова Нигина.....	139
Чабборов Шўҳрат.....	140
Чабборов Аброрчон.....	141
Нуригул Имомназарова.....	142
Ҳочиева Иромбай.....	143
Тоҳиров Шералий.....	143
Назарова Зебонисо.....	144
Бойназарова Шарифа.....	144
Машрапов Султон.....	145
Сайдова Мавчуда.....	145
Аҳмадова Ҷамила.....	146
Раҳматова Ҳокима.....	146
Абдушкурова Маъсума.....	147
Мазамбекова Сайёрабегим.....	147
Иванова (Ҳасанзода) Шукуфа Чингизовна.....	148
Бобокалонов Мирзо Холович	149
Абдулоҳидова Шарофат Бобоҷоновна.....	150

РЎЙХАТИ

нафароне, ки солҳои гуногун дар рўзномаи «Садои мардум» кор кардаанд, vale дар бораи онҳо маълумот дастрас нагардид

ХАБАРНИГОРОН:

Нурмуҳаммадов Муҳаммадрӯзӣ
Эшонқулов Эшонқул
Бобокалонова Додарой
Эмомов Бароталий
Наҷмиддинова Шахло
Зайнiddинова Малоҳат
Файзалиева Раҷабмоҳ
Тангиқулов Ҳамро
Назаров Анорбой (муовини котиби масъул)

Амирхонова Меҳрубон
Шарипова Парвина
Турдиева Н.
Мирова Матлуба
Абирова Гулбаҳор
Мӯсоева Мавлуда
Хочиева Ниёзбегим

РАССОМОН:

Аскаров Юсуф
Колбасюк Анатолий
Сайдалиев М.
Исаев Пўлод (Чунайдӣ)
Иброҳимов Баҳтиёр

САРМУҲОСИБОН:

Акчуринова Галина Афанасевна
Иванова Шукуфа Чингизовна
Табарова Гулчехра
Ҷалилова Фотима
Чумъаева Гулчехра
Шарофуддинов Ҷамолиддин

ХАТКАШОНҲО:

Хотамов Бехрӯз
Рӯзиев Махмуд
Шарипов Қодир
Чапанов Акрамхон
Муратов Аҳмад
Иброҳимова Фирӯза
Назриева А.

РОНАНДАҲО:

Холов Сайдмурод
Раҳимов Сафар
Аминов Раҷабалий
Шукуров Юрий
Ҷалилов Э.
Давлатов Амиршоҳ

ХАБАРНИГОРИ СУРАТГИР:

Ғаниҷон Мамадсадиков

МУСАҲХЕҲОН:

Раҳмонова Зебуннисо
Ҷўраева Мунаввара
Мисоқов Дилшод
Азимов Фирӯз
Валиева Замира
Умархонов Ақбарҳон
Раҷабова Зулфия
Назиров Алиҷон
Асоева Дилбар

МОШИННАВИСҲО:

Бобоҷонова Санавбар
Сўфиева Аноргул
Ҷобирова Дилюром
Табаралиева М.
Назарова Бунафша
Гулмирзоева Майсара
Шарифова Диљбар
Қаландарова Шарофат
Сағолова Ҳадя
Мамадназарбекова Малика
Маматқулова Заррина

Барои қайдҳо

САДОИ МАРДУМ

Барои қайдҳо

САДОИ МАРДУМ

Барои қайдҳо

САДОИ МАРДУМ

Қомуси «Садои мардум»

Муаллиф ва мураттиб	<i>Н. Солеҳов</i>
Муҳаррир	<i>Ҷ. Наботов</i>
Хуруфчинҳо	<i>Н. Сафдарова</i>
Саҳифабанд	<i>З. Раҳимова</i>
Мусаҳхехон	<i>И. Самоҳин</i>
Суратгир	<i>М. Алиева</i>
Муҳаррирони техникий	<i>Б. Набиева</i>
	<i>А. Исоеев</i>
	<i>Р. Муродов,</i>
	<i>Ш. Ҷабборов</i>



Ба чоп 2. 07. с.2012 имзо шуд. Андозаи 60x84 $\frac{1}{16}$.
Хуруфи адабӣ. Чопи оғсетӣ. Ҷузъи чопии
шартӣ 10. Адади нашр 1000. Супориши № 1
Нарҳаш шартномавӣ.

Китоб дар нашриёти «Шарқи озод»-и Дастгоҳи иҷроияи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734018, ш. Душанбе,
хиёбони Саъдии Шерозӣ, 16 чоп шудааст.